

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба тасдиқи Шартнома дар бораи минтақаи савдои озод

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. [Шартнома](#) дар бораи минтақаи савдои озод, ки 18 октябри соли 2011 дар шаҳри Санкт-Петербург ба имзо расидааст, тасдиқ карда шавад.

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро дар бораи аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур заруранд, огоҳ намояд.

Раиси

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ш.Зухуров

ш. Душанбе, 24 декабри соли 2015, № 285

Шартнома дар бораи минтақаи савдои озод

Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 декабри соли 2015, [№ 285](#)

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2015, № 12,

моддаи 1195 тасдиқ гардидааст.

Давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки минбаъд "Тарафҳо" номида мешаванд,

бо дарназардошти зарурати фаъолияти муносиб ва самараноки минтақаи озоди савдо,

бо мақсади фароҳам овардани шароит барои ҳаракати озоди мол, бо дарки зарурати ҳамгирӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва шабакаи байналмилалӣ савдо,

бо саъю кӯшиш ҷиҳати ба таври доимӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии давлатҳои худ,

бо дарназардошти он, ки муқаррароти Шартномаи мазкур вобаста ба савдои молҳои байни Тарафҳо истифода мешавад,

бо эътирофи меъёрҳои мақбули умуми ҳуқуқи байналмилалӣ ва ба инобат гирифтани меъёрҳои созишномаҳои СУС, алалхусус СУТС аз соли 1994, аз ҷумла моддаи XXIV СУТС аз соли 1994,

ба мувофиқаи зайл расиданд,

Моддаи 1 Мафҳумҳо

1. Мафҳумҳое, ки дар Шартномаи мазкур истифода мешаванд, чунин маъно доранд:

СУС- Созмони умумиҷаҳонии савдо, ки тибқи Созишнома оид ба таъсиси Созмони умумиҷаҳонии савдо 15 апрели соли 1994 дар Марокаш ба имзо расидааст;

СУТС 1994 - Созишномаи умумӣ оид ба тарифҳо ва савдо аз соли 1994, ки дар Замимаи 1А ба Созишнома оиди таъсис додани Ташкилоти байналмилалӣ савдо аз 15 апрели соли 1994 дохил мебошад;

пардохтҳои ба боҷу хироҷи гумрукӣ ҳамаҷиш пардохтҳои мебошанд, ки ҳангоми воридоту содироти мол, ҳамчунин дар дигар ҳолатҳо, ки қонунгузории миллии Тарафҳо муайян кардааст, ситонида шуда ба боҷу хироҷи гумрукӣ аз руи мақсад ва самарайи иқтисодӣ ҳамшабеҳанду боҷу хироҷи гумрукӣ ҳисобида намешаванд, ҳамчунин ҷаброни арзиши хизматрасонӣ бо сабаби амали воридот ё содирот мебошанд, ки ба ҷораҳои махсуси муҳофизатӣ, зиддидемпингӣ ва ҷабронии дар савдои тарафайн мавҷудбуда вобастагӣ надоранд;

воридоти мол - воридоти мол ба қаламрави гумрукии Тараф бе ӯҳдадорӣ бозпас содир шудани он;

содироти мол - содироти мол аз қаламравии гумрукии Тараф бе ӯҳдадорӣ бозпас ворид шудани он;

реэксспорт - содироти моли пайдоишаш дар қаламрави гумрукии яке аз Тарафҳо, тавассути қаламрави гумрукии дигар Тараф ба кишвари сеюм;

реэкспорти иҷозатдодашуда - реэкспорти моле, ки нисбати он Тарафи кишвари пайдоиши ин мол, ҳангоми воридот ба кишвари сеюм дар асоси иҷозати ба таври хаттӣ ба расмиятдаровардашуда аз тарафи ташкилоти ваколатдори кишвари пайдоиши мол додашуда, боҷи гумрукӣ муқаррар менамояд ва ё мавҷудаашро татбиқ менамояд.

реэкспорти иҷозатдоданашуда - реэкспорти моле, ки нисбати он Тарафи кишвари пайдоиш ҳисобидашаванда, ҳангоми воридот ба кишвари сеюм бе иҷозати ба таври хаттӣ ба расмиятдаровардашуда аз тарафи ташкилоти ваколатдори кишвари пайдоиши мол дода шуда боҷи гумрукӣ муқаррар кардааст ва ё мавҷудаашро татбиқ менамояд.

2. Дар Шартномаи мазкур дар мавриди истифодаи истинод ба муқаррароти СУТС 1994 ва ё дигар Созишномаҳои байналмилалӣ дохили ҷаҳорчӯбаи СУС, дар истилоҳоти мавҷудаи "тарафи аҳдкунанда/ тарафҳои аҳдкунанда" ва ё "узв/аъзо" мутобиқан Тараф/Тарафҳо, ҷи тавре, ки дар муқаддимаи Шартномаи мазкур омадааст, ҳисобида мешаванд.

Моддаи 2 Гирифтани боҷу хироҷи гумрукӣ ва пардохтҳои гумрукии ҳамаарзиш

1. Тараф боҷу хироҷи гумрукӣ ва дигар пардохтҳои ба боҷу хироҷи гумрукӣ ҳамаарзишро нисбати содироти моле, ки барои қаламрави гумрукии дигар Тараф ва /ва ё воридоти моле, ки аз қаламрави гумрукии дигар Тараф баромадааст, татбиқ накунад, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар замимаи 1 Шартномаи мазкур, ки қисми ҷудонашавандаи он аст, омадааст.

2. Тарафҳо андозаи нархи боҷу хироҷи гумрукиро дар савдои дутарафа нисбат ба молҳои дар замимаи 1 Шартномаи мазкур овардашуда, баланд намебардоранд.

3. Агар ягон Тараф боҷи содиротиро дар мувофиқа бо замимаи 1 Шартномаи мазкур бекор кунад ва ё андозаи нархи онро барои кишвари сеюм паст намояд, пас чунин тағйирот нисбати дигар Тарафҳо низ татбиқ карда мешавад. Ин қоида бе расонидани зарар ба муқаррароти моддаи 18 Шартномаи мазкур истифода мешавад.

4. Агар дар Шартномаи мазкур тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, боҷи гумрукӣ бояд тавре татбиқ гардад, ки ба поймолкунии ҳуқуқи байни Тарафҳо оварда нарасонад.

5. Агар нисбати молҳои дар Замимаи 1 Шартномаи мазкур овардашуда, механизми дигаркунии андозаи нархҳои боҷи гумрукӣ, ки аз дигаргуниҳои иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои омӯрӣ ва ё дигар нишондиҳандаҳо, ба истиснои арзиши гумрукии мол, вобастагӣ доранд, раво бошад, пас Тарафҳо ин механизмҳоро ба он тариқе, ки ба баландшавии сатҳи ҳифзати тарифҳо оварда мерасонад, дигар намекунанд.

6. Давлати ба Шартномаи мазкур ҳамроҳгардида, боҷи гумрукиро нисбати содироту воридоти моле, ки дар қаламрави гумрукии дигар Тарафҳо тавлид шуда, барои қаламрави гумрукии дигар Тарафҳо пешбинӣ шудааст, истифода намебарад, он тавре, ки барои баландшавии андозаи боҷу хироҷи гумрукӣ назар ба он андозае, ки аз тарафи давлати ҳамроҳшуда нисбат ба дигар Тарафҳо дар санаи эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур муайян шудааст, мусоидат кунад, агар дигар чизе аз муқаррароти муайянкунии боҷи дар санаи эътирофи Шартномаи мазкур истифодашуда, барнаояд.

7. Ҳеҷ чиз дар моддаи мазкур барои аз ҷониби ягон Тараф нисбати воридоти мол ситонидани:

- пардохти ҳатмӣ, ки вобаста ба муқаррароти моддаи 5 Шартномаи мазкур ба андози дохилӣ ҳамаарзиш буда, нисбат ба моли додашуда ситонида мешавад, агар он дар қаламрави ин Тараф истеҳсол шуда бошад, ва ё моле, ки аз он моли содиршаванда пурра ва ё қисман сохта ва ё истеҳсол карда шудааст, ва ё пардохте, ки ба андозҳои дохилӣ нисбати моли содиршаванда дар мувофиқа бо муқаррароти моддаи 5 Шартномаи мазкур вобаста аст;

- пардохтеро, ки дар мувофиқа бо муқаррароти моддаҳои 8 ва 9 Шартномаи мазкур татбиқ мешавад.

8. Ҳеҷ чиз дар моддаи мазкур монеъ намешавад барои аз ҷониби Тараф нисбати моли содироту воридотшуда ситонидани боҷ дар асоси арзиши хизматрасонӣ ва татбиқи он дар мувофиқа бо муқаррароти қисми 1 Моддаи VIII СУТС 1994.

9. Тараф усулу тартиби қорикунӣ ва истифодабарии боҷхоро, ки қисми 7 моддаи мазкур пешбинӣ кардааст, тағйир намендихад ба он тариқе, ки он ба баландшавии андозаи боҷи гумрукӣ назар ба андозаи боҷ, ки аз ҷониби ин Тараф дар санаи эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур истифода шудааст, мусоидат кунад, бе болоравии арзиши хизматрасонӣ, ва агар ин дигаргунӣ барои пурра инъикос кардани сатҳи арзиши хизматрасонӣ равона нашуда бошад.

10. Дар муддати 30 рӯз пас аз эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур, Тарафҳо яқдигарро оиди боҷҳои дар банди 8 моддаи мазкур муқарраршуда хабардор менамоянд.

11. Дар ҳолат агар Тараф дар мавриди содирот ба минтақаи гумрукии дигар Тарафҳо маблағҳои ба сифр баробар ва ё пасттари боҷи содиротиро дар муқоиса бо маблағҳои боҷу хироҷи воридотӣ барои минтақаҳои гумрукии кишварҳои сеюм истифода намояд, ҳамин гуна Тарафҳои дигар реэкспорти тасдиқнашударо манъ мекунанд.

Дар ҳолате, ки ин гуна манъ муқаррар нашудааст ва ё дар амал татбиқ намешавад, Тарафе, ки маблағҳои ба сифр баробар ва ё пасттари боҷи содиротиро барои минтақаи гумрукии дигар Тарафҳо муайян кардааст, ҳуқуқ дорад онҳоро то ба сатҳи хироҷи барои минтақаи гумрукии кишварҳои сеюм муайян шуда боло бардорад.

12. Тарафҳо метавонанд дар доираи созишномаҳои дутарафа дар бораи роҳҳои дигари ба танзим даровардани муносибатҳои, ки дар банди 11 моддаи мазкур оварда шудаанд, бе назардошти ҷорӣ кардани манъ ба реэкспорт, ба қарордоде ноил гарданд.

13. Дар давоми 30 рӯз аз санаи эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур, ҳар Тараф дигар Тарафҳоро дар бобати он молҳои, ки нисбати содироташон ба кишварҳои сеюм аз онҳо боҷи гумрукӣ ситонида мешавад, ҳамчунин дар бораи ҳаҷми маблағҳои муқарраршудаи (ва механизми ҳисоби ин гуна маблағҳо, агар ин гуна ҳисоб татбиқ мешуда бошад) ин гуна боҷу хироҷи гумрукӣ, ба таври хаттӣ хабардор менамояд.

14. Оид ба ҳар гуна тағйирот дар рӯйхати молҳои, ки дар банди 13 моддаи мазкур омадааст, ҳамчунин ворид намудани дигар тағйирот, ки дар маблағҳои муқарраршуда ва механизми ҳисоби муқарракунии боҷу хироҷи гумрукӣ, ки дар банди 13 моддаи мазкур омадааст, ҳар Тараф ба дигар Тарафҳо на дертар аз 30 рӯз то санаи ба амал татбиқ шудани ин дигаргунӣҳо ба таври хаттӣ ахборот медиҳад.

15. Тарафҳо ба қароре омаданд, ки оид ба паст кардан ва давра ба давра аз байн бардоштани боҷу хироҷи содиротӣ, ки дар замимаи 1 Шартномаи мазкур омадааст, гуфтушунид гузаронанд. Давраи якуми ин гуна гуфтушунид на дертар аз шаш моҳ, баъди эътибор пайдо кардани ин Шартнома, гузаронида хоҳад шуд.

Натиҷаи ин гуна гуфтушунидҳо бо протоколҳо ба расмӣ дароварда мешавад.

Моддаи 3 Бекор шудани маҳдудиятҳо дар савдои тарафайн

1. Ҳеҷ яке аз Тарафҳо барои воридоти ҳар гуна мол аз қаламрави дигар Тараф ва ё содироти ҳар гуна моле, ки барои қаламрави дигар Тараф пешбинӣ шудааст, ҳеҷ хел мамнӯъ ва ё маҳдудият муқаррар намекунад ва/ва ё маҳфуз намендорад, ба ғайр аз онҳое, ки Моддаи XI СУТС 1994, аз ҷумла мулоҳизаву

Тавзеҳот ба ин Модда, аз ҷумла моддаҳои 8 ва 9 Шартномаи мазкур муносиб медонад.

2. Маҳдудият ва инҳисороте, ки дар мувофиқа бо банди 1 моддаи мазкур бояд бекор карда шаванду то санаи эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур ғаёл буданд, мутобиқи речаи дар замимаи 2 Шартномаи мазкур пешбинишуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи он аст, бекор карда мешаванд.

3. Тарафе, ки мувофиқи муқаррароти банди 1 моддаи мазкур, инҳисори миқдорӣ муқаррар менамояд, доир ба сабабҳои ҷорикунӣ, шаклу мӯҳлатҳои имконпазири гузаронидани инҳисори номбаршуда, ки ба манфиатҳои Тарафҳо таъсир мекунад, ин амалашро асоснок карда, бармаҳал дигар Тарафҳоро хабардор менамояд.

4. Тарафҳо тамоми масоили марбут ба маҳдудкунии миқдории иҷозатшударо тариқи машварат ҳаллу ҷалб менамоянд.

5. Ҳангоми интиҳоби чораҳо дар мувофиқа бо моддаи мазкур, Тарафҳо ҳамонашро афзалтар меҳисобанд, ки барои ба мақсадҳои Шартномаи мазкур расидан, аз ҳама камтар таъсири манфӣ мерасонад.

6. Дар мавриди оmodасозии инҳисори миқдорӣ Тарафҳо муқаррароти дар моддаи XIII СУТС 1994-ро риоя менамоянд.

Моддаи 4 Муайян кардани кишвари пайдоиши мол

1. Барои муайян кардани кишвари пайдоиши молҳое ки аз Тарафҳо баромада дар муомилоти савдои байни онҳо қарор доранд, Тарафҳо дар мувофиқа бо Қоидаҳои муайянкунии кишвари пайдоиши мол, ки ҷузъи ҷудонашавандаи Созишнома оид ба Қоидаҳои муайянкунии кишвари пайдоиши мол дар ИДМ аз 20 ноябри соли 2009 мебошад, амал менамоянд.

2. Тартиби муайян кардани кишвари пайдоиши мол, ки аз кишварҳои сеюм бармеоянд ба минтақаи ғумрукии Тарафҳо ворид мешаванд, ҳамчунин аз минтақаи ғумрукии Тарафҳо ба кишварҳои сеюм содир мешаванд, мувофиқи қонунгузориҳои миллии Тарафҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ бо иштироки онҳо, ба танзим дароварда мешавад.

Моддаи 5 Низоми милли

Тарафҳо ба ҳамдигар тибқи Моддаи III СУТС 1994 низоми миллиро пешниҳод менамоянд.

Моддаи 6 Харидҳои давлатӣ

1. Нисбати ҳамаи қонунҳо, санадҳои меъёрий, тартиб ва таҷрибаи марбути харидҳои давлатӣ дар тафохум бо банди 8(а) Моддаи III СУТС 1994, ки бар онҳо муқаррароти банди 3 моддаи мазкур равоаст, ҳар яке аз Тарафҳо нисбати молҳои аз қаламрави дигар Тарафҳо баромада ва таҳвилгарони онҳо, низоми мусоиди на кам аз низоми вогузошташуда пешниҳод менамояд:

1) молҳои ватанӣ ва таҳвилгарон;

2) молҳое, ки аз қаламрави ҳар гуна Тарафи дигар баромадаанд ва таҳвилгарони онҳо;

2. Муқаррароти қисми 1 моддаи мазкур нисбати боҷу хироҷи гумрукӣ ва дигар пардохтҳои ба боҷу хироҷи гумрукӣ ҳамарзи ҳангоми воридот ситонидашаванда татбиқ намешавад.

3. Муқаррароти қисми 1 моддаи мазкур дар асоси дутарафа ва ё бисёрҷониба байни Тарафҳои манфиатдор татбиқ мегардад.

4. Дар давоми се моҳи баъди эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур, Тарафҳои манфиатдор доир ба тартиби Протоколи Созишномаи мазкур, ки ўҳдадорҳои Тарафҳоро нисбат ба қоидаву тартиби банизомдарории ҷоддаи харидҳои давлатӣ, бо мақсади ба итмом расонидани онҳо дар муддати се сол ба гуфтушунид шурӯъ менамоянд.

Моддаи 7 Озодии транзит

1. Батанзимдаровардани транзити молҳо ва воситаҳои нақлиёт дар ҷорчӯбаи Шартномаи мазкур аз ҷониби Тарафҳо дар мувофиқа бо муқаррароти Моддаи V СУТС 1994 ба амал бароварда мешавад.

2. Нисбати транзити молҳо ва воситаҳои нақлиёт чунин шартҳо татбиқ мешаванд:

1) молҳое, ки тариқи транзит аз қаламрави Тарафҳо ҳаракат мекунанд, бояд ҳамзамон:

а) дар ҳолати бетағйир қарор ёбанд, ба ғайр аз тағйирёбӣ бо сабаби фарсудашавии табиӣ ва ё талафёбӣ дар шароитҳои мӯътадили ҳамлу нақл ва ниғаҳдорӣ;

б) бағайр аз мақсади транзит бо дигар мақсадҳо истифода бурда нашаванд;

в) ба мақомоти гумрук дар вақти аз тарафи мақомоти гумруки ирсолкунанда муайяншуда, дар асоси имкониятҳои воситаи нақлиёти молкашон, хатти сайри муайяншуда ва дигар шартҳои ҳамлу нақл, расонида шаванд.

2) дар ҳолате, ки ин ба шартҳои Шартномаи мазкур муҳолиф набошад, Тараф метавонад дар мувофиқа бо қонунгузориҳои худ феҳристи молҳои ҷудогонаеро, ки транзиташон манъ аст, ҳамчунин феҳристи молҳои ҷудогонаеро, ки барои транзити онҳо иҷозатномаҳои махсуси мақомоти ваколатдори Тарафҳо лозим аст, ҷорӣ намояд.

3) дар ҳолати қатъ шудани транзит бо сабаби садама ва ё сар задани ҳолатҳои қувваи рафънопазир, ҳамлунақлкунанда аз рӯи қонунгузориҳои миллии Тарафе, ки дар қаламрави он транзит қатъ гардид, амал менамояд;

4) мақомоти гумрукии Тарафҳо мутақобилан воситаҳои миллии идентификациякунӣ, дигар воситаҳои таъминоти гумрукӣ, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои марбути назорати мол ва нақлиёти таҳвилкунандаи онро дар мувофиқа бо конвенсияи байналхалқие, ки Тарафҳо иштирокчиҳои он мебошанд ва/ва ё шартномаҳои байниҳамдигарияшон эътироф менамоянд;

5) ҳар яке аз Тарафҳо барои молҳое, ки дар ҳолати транзит дар қаламрави дигаре аз Тарафҳо қарор дорад, низоми мусоидро на кам аз низоме, ки барои молҳои бидуни кишвари транзит, яъне қаламрави яке аз Тарафҳо, рост аз макони пайдоиши мол ба макони таъинот ҳамлунақл мешуданд, фароҳам меоварад.

3. Муқаррароти моддаи мазкур барои ҳамлу нақл тавассути қубур татбиқнашаванда аст.

4. Тарафҳои манфиатдор доир ба мураттабсозии Созишнома оид ба нақлу ҳамл тавассути қубур ба гуфтушунид шурӯъ менамоянд ва онро дар муддати шаш моҳ баъд аз эътибор пайдо кардани Шартномаи мазкур ба итмом мерасонад.

Моддаи 8 Истифодаи чораҳои махсуси муҳофизатӣ дар савдои мутақобила

1. Ҳеҷ чиз дар Шартномаи мазкур ҳуқуқи Тарафҳо (иттиҳоди гумрукӣ) дар бобати ба кор бурда шудани чораҳои махсуси муҳофизатӣ маҳдуд наменамояд. Чунин чораҳо нисбати молҳои саноатӣ ва кишоварзӣ танҳо дар мувофиқа бо Моддаи XIX СУТС 1994, Созишномаи СУС оид ба чораҳои муҳофизатӣ ва Шартномаи мазкур, ба кор бурда мешаванд.

2. Дар ҳолати ба кор бурдани чораҳои махсуси муҳофизатӣ Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) молеро, ки аз қаламрави дигар Тараф бармеояд, аз таъсири ин чораҳо дур созад, ба шарте, ки воридоти ин мол ба он миқдор ва он шароите ба вуқӯъ ояд, ки ба саноати миллии ин Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) зарар ва/ва ё таҳдиди расонида шудани зарарро ба миён наорад.

Воридоти моле, ки аз дигар Тараф бар меояд, аз нуқтаи назари зараррасон набуданаш ва/ва ё вуҷуд надоштани таҳдиди расонидани зарар ба саноати миллии Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) дида баромада мешавад, агар дигар Тараф ба доираи панҷ таҳвилкунандаи моли воридотӣ дар се соли охир дохил набошад ва ҳамзамон ин шартҳо риоя гарданд:

дар се соли охир ҳаҷми воридот аз дигар Тараф кам ва ё дар ҳаҷми хурд зиёд мешуданд (дар нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбӣ) назар ба воридот аз дигар кишварҳо;

сатҳи нархи воридоти мол аз дигар Тараф, баробар ва ё зиёд аз сатҳи нархи молистеҳсолкунандаи миллии молҳои ба ин монанд ва ё молҳои бевосита рақобатпазири бозори дохилии Тарафи воридкунанда (иттиҳоди гумрукӣ) бошад.

3. Дар мавриди нияти истифодаи чораҳои махсуси муҳофизатӣ аз ҷониби яке аз Тарафҳо, ин Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) на дертар аз 30 рӯз то ба анҷом расидани тафтишот доир ба нияти худ дигар Тарафҳоро, ки зери таъсири ин чораҳо монданашон мумкин аст, хабардор менамояд. Тарафҳои манфиатдор бо мақсади ба даст овардани ҳалли қобили қабул машварат мегузаронанд.

4. Дар вақти интиҳоби чораҳои махсуси муҳофизатӣ Тарафҳо (иттиҳоди гумрукӣ) ҳамон чораҳоеро афзалиятнок меҳисобанд, ки барои мақсадҳои Шартномаи мазкур ҳар чӣ камтар зарар мерасонанд.

Моддаи 9 Татбиқи чораҳои зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ дар савдои мутақобила

1. Ҳеҷ чиз дар Шартномаи мазкур барои аз ҷониби Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) нисбати воридоти моли аз дигар Тараф баромада, татбиқ намудани чораҳои зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ монеа нест. Ин гуна чораҳо нисбати молҳои саноативу кишоварзӣ бояд танҳо дар мувофиқа бо моддаҳои VI, XVI СУТС 1994, Созишномаҳои СУС доир ба кӯмакҳо ва чораҳои ҷубронӣ, ҳамчунин Шартномаи мазкур татбиқ гарданд.

2. Дар мавриди нияти яке аз Тарафҳо (иттиҳоди гумрукӣ) дар бобати татбиқи чораҳои зиддидемпинговӣ ва ё ҷубронӣ, ин Тараф (иттиҳоди гумрукӣ) то андешидани чораҳо ба дигар Тарафҳои манфиатдор иттилооти муносибро оид ба далелу хулосаҳое, ки асос барои ин чорабиниҳо гардидаанд, пешниҳод менамояд. Барои он, ки Тарафҳо манфиатҳои худро ҳимоя карда тавонанд, пешниҳоди ин гуна иттилоот бояд қаблӣ буда, на дертар аз 30 рӯзи то ба итмом расидани тафтишот расонида шавад.

3. Тарафе, ки (иттиҳоди гумрукӣ) ният дорад чораҳои зиддидемпингӣ ва ё ҷубронӣ андешад, то ба анҷом расонидани тафтишот аз ҷониби Тарафҳо, бояд барои гузаронидани машваратҳои пешакӣ имконияти муносибе пешниҳод намояд.

4. Дар мавриди интиҳоби шакли чораҳои зиддидемпинговӣ, Тарафҳо (иттиҳоди гумрукӣ) ҳамон чораҳоеро афзалиятнок меҳисобанд, ки барои мақсадҳои Шартномаи мазкур ҳар чӣ камтар зарар мерасонанд.

Моддаи 10 Пешниҳоди кӯмакҳо

1. Тарафҳо дар мувофиқа бо муқаррароти моддаҳои VI, XVI СУТС 1994, Созишномаи СУС оиди кӯмакҳо ва чораҳои ҷубронӣ кӯмак пешниҳод менамоянд.

2. Тарафҳо дар тафохум бо Моддаи 3 Созишномаи СУС оид ба кӯмак ва чораҳои ҷубронӣ, кӯмакҳои манъшударо нигоҳ намендоранд, пешниҳод намеkunанд, ба истиснои чораҳои дар замимаи 3 Шартномаи мазкур овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи он аст.

3. Тарафҳо аз пешниҳоди кӯмакҳои махсус дар тафохум бо Моддаи 2 Созишномаи СУС оид ба кӯмак ва чораҳои ҷубронӣ, ки ба манфиатҳои дигар Тарафҳо метавонанд зарари ҷиддӣ бо натиҷаҳои манфӣ расонанд, тибқи Моддаи 6 Созишномаи СУС оид ба кӯмак ва чораҳои ҷубронӣ худдорӣ менамоянд.

4. Ҳар як тараф бо роҳи ба Тарафҳо дар бобати маблағи умумӣ ва тақсими кӯмаки давлатӣ, пешниҳод намудани ахбороти ҳарсола, ҳамчунин ҷавобан ба талаботи Тарафи дигар пешниҳоди маълумот оиди кӯмаки давлатӣ дар мавридҳои мушаххас ва нақшаи расонидани чунин кӯмак, шаффофии расонидани кӯмаки давлатиро ба муассисаҳо таъмин менамояд.

Моддаи 11 Монеаҳои техникӣ дар савдо

Тарафҳо дар савдои мутақобила тибқи муқаррарот ва принципҳои Созишномаи СУС оид ба монеаҳои техникӣ дар савдо, бо назардошти низомҳои техникӣ, стандарт ва амалҳои баҳодихӣ ба мутабиқат, чораҳои техникӣ меандешанд.

Тарафҳо дар соҳаҳои стандартизатсия, метрология, баҳодихӣ ба мувофиқат, аккредитатсия, назорати давлатӣ дар қорҷӯбаи Шӯрои Байнидавлатӣ оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия дар асоси Созишнома дар бораи баргузори сиёсати ҳамохангӣ дар соҳаи стандартизатсия, метрология ва сертификатсия аз 13 март соли 1992 ҳамкорӣ менамоянд.

Моддаи 12 Чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ

Тарафҳо дар савдои мутақобила муқаррарот ва принципҳои Созишномаи ТДС-ро ҷиҳати татбиқи чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ, ҳамчунин

созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои мувофиқ, ки иштирокчиашон мебошанд, дастури худ менамоянд.

Моддаи 13 Пардохтҳо

1. Тарафҳо маҳдудиятҳои амалкунандаро мавқуф намедоранд ва навро барои интиқол ва пардохтҳои байналмилалӣ барои таҳвили молҳо дар ҷаҳорҷӯбаи баамалбарории савдои мутақобила, ба ғайр аз ҳолатҳои дар моддаи 14 Шартномаи мазкур овардашуда, ҷорӣ намеkunанд.

2. Ҳеҷ чиз дар Шартномаи мазкур ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои Тарафҳоро, ки аз аъзогии онҳо дар Бунёди Байналмилалӣ асър дар мувофиқа бо моддаҳои Созишнома оид ба Бунёди байналмилалӣ асър ва ё муқаррароти созишномаи махсуси асър, ки аз ҷониби Тарафҳо тибқи банди 3 моддаи мазкур бармеояд, таъсир намерасонад.

3. Агар давлати ба Шартномаи мазкур ҳамроҳшаванда иштирокчии моддаҳои Созишнома оид ба Бунёди байналмилалӣ асър бошад, пас бо чунин давлат Тарафҳо созишномаи махсуси асър мебанданд, ки он амали пардохтҳоро вобаста ба иҷрои савдои мутақобилаи молҳо ба тартиб медарорад.

ва ё бо ягон тарзи дигар иҷрои ўҳдадориҳояшро тибқи Моддаи VIII Созишнома оид ба Бунёди байналмилалӣ асър қатъ намояд, пас ин Тараф шояд дар муддати кӯтоҳ бо дигар Тарафҳо созишномаи махсуси асър бандад.

Моддаи 14 Маҳдудият бо мақсади таъмини тавозуни асър

1. Дигар ягон Тараф дар мавриди вайроншавии ҷиддии тавозуни пардохтҳояш ва душвориҳои ҷиддӣ бо вазъи берунаи молиявӣ, метавонад маҳдудият, мавқуф ва ё барқарор намояд, ба шарт, ки он ба муқаррароти Моддаи XII СУТС 1994 ва Тафҳуми муқаррарот оид ба тавозуни пардохти СУТС 1994, барои савдои молҳо бо дигар Тарафҳо бо роҳи истифодаи ҷораҳои дар қонунгузориҳои он овардашуда, ки ба маҳдудияти миқдор ва арзиши моли барои воридот иҷозатдошта, муҳолиф набошад. Аз ҷумла, метавонад барои пардохт ва интиқол бо сабаби ба амалбарории савдои молҳо бо Тарафҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ намояд.

Ҷораҳои маҳдудияти савдои мутақобилаи мол, аз ҷумла маҳдудият нисбат ба пардохтҳо ва интиқол, бо мақсадҳои дар қисми мазкур ёдрасшуда метавонанд татбиқ гарданд, дар сурате, ки пардохтҳо барои таҳвили воридоти Тарафи молдор дар ҷорҷӯбаи савдои мутақобила, ба шакли асър ба амал бароварда шаванд ва ин асър тибқибанди 2 моддаи мазкур, аз захираҳои асъории Тарафе ташаккул ёбад, ки чунин ҷораҳои маҳдудиятро дар савдои мутақобилаи мол татбиқ менамояд.

2. Маҳдудият вобаста ба содирот, аз ҷумла пардохтҳо ва интиқоле, ки аз ҷониби Тараф тибқи моддаи мазкур, ҷорӣ, маҳфуз ва ё тақвият дода мешавад, аз хатари ногузирӣ камшавии ҷиддии захираҳои асъори хориҷии чунин Тараф ва ё барқарории боақлонаи суръати баландравии захираҳои асъори хориҷии чунин Тараф набояд муҳимтар бошад.

3. Ҳар гуна Тарафе, ки бо сабаби душвориҳои берунаи молиявӣ ва ё ҳолати мураккаби тавозуни пардохтӣ душворӣ мекашад, пеш аз ҳама барои ислоҳ кардани ин ҳолат, имкониятҳоро истифода менамояд, ки ба савдои молҳо таъсир нарасонида, воқеан имконияти ҷалб кардани қарзҳои беруна ва дигар захираҳоро истифода мебарад ва истифодаи бамавқеи ин қарзҳо ва захираҳоро таъмин менамояд.

4. Тарафҳое, ки тибқи моддаи мазкур маҳдудиятҳоро истифода менамоянд:

- ба моддаҳои Созишнома оид ба Бунёди байналмилалии асър ва ё ўҳдадорихое, ки дар созишномаи махсуси асър пешбинӣ шудаанд, пайравӣ менамояд;
- ба манфиатҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва молиявӣ дигар Тараф зарари зиёдатӣ намерасонад;
- барои тавозуни пардохтӣ, чораҳои аз ҷорҷӯбаи лозимӣ берунро истифода намебаранд;
- дар байни Тарафҳо ба таъйиз роҳ намедиханд, танҳо агар чораҳои маҳдудияти савдои молҳо ба баробар кардани тавозуни байни асър равона карда нашуда бошанд; дар ин маврид чораҳо бояд аз доираи муомилаи поймолкунии ҳуқуқ берун набароянд;
- мунтазам чораҳоеро, ки тибқи моддаи мазкур ҷорӣ шудаанд, бартараф менамоянд;
- ба қадри сабук кардани ҳолатҳое, ки сабаби амалӣ шудани ин чораҳо гардидаанд;
- ҳангоми ҷорӣ кардани чораҳо тибқи моддаи мазкур, бе ягон асоси оқилона барои воридоти молҳои гуногун ба миқдори минималии тиҷоратӣ, ки ихроҷашон аз гардиши мол ба вайроншавии роҳҳои оддӣ савдо оварда мерасонад, монеъ намешаванд;
- маҳдудиятҳоеро, ки барои воридоти нусхаҳои тиҷоратӣ ва ё риояи муқаррарот оид ба патентҳо, нишонҳои молӣ, ҳуқуқи муаллиф ва ё расмиёти ба ин монанд, монеа мешаванд, татбиқ наменамоянд;

5. Ба чораҳое, ки татбиқашонро моддаи мазкур пешбинӣ кардааст, чунин чораҳо ба монанди татбиқи боҷҳо ва маҳфӣ нигоҳ доштани онҳо, иҷозатномадиҳӣ (литсензирование) ва саҳмиядиҳӣ (квотирование) тааллуқ надоранд, ба шарте, ки дар ҳолати муташанниҷ будани вазъияти тавозуни пардохтӣ дигар чораҳо вазниншавии ҳолати мавҷудаи муҳосибаи беруниро пешгирӣ карда натавонанд.

6. Ҳангоми ҷорӣ кардани чораҳои маҳдудкунандаи пардохт ва интиқоле, ки амалиёти ҷорӣ ҳисоб мешаванд, ҳар гуна Тарафе, ки ин чораҳоро истифода мебарад, Бунёди байналмилалии асърро дар бобати маҳдудияти озодии амалиёти ҷорӣ тибқи муқаррароти Моддаи VIII Созишнома оид ба Бунёди байналмилалии асър бе таваққуф хабардор менамояд, бо Бунёди байналмилалии асър барои ислоҳи вазъияти тавозуни пардохт ва ё вазъияти берунаи молиявӣ, ошкор кардани масоили ҳалталаби иқтисодие, ки шояд ба бадшавии вазъияти тавозуни пардохти ин Тараф оварда расонидаанд ва муайянкунии самаранокии чораҳои истифодашаванда машварат мегузаронад.

7. Оид ба ҳар гуна маҳдудияте, ки аз ҷониби Тараф тибқи ин модда ҷорӣ ва маҳфуз дошта мешавад, ва ё ҳар хел тағйирот дар ин маҳдудиятҳо дароварда мешаванд, бояд ба ҳамаи Тарафҳо бемавқуф маълумот расонида шавад;

8. Агар вазъият имкон диҳад, ягон Тараф тибқи моддаи мазкур маҳдудият ҷорӣ наменамояд, то он даме, ки бо дигар Тарафҳои манфиатдор машварат

гузаронида нашавад. Дар мавриди то гузаронидани машваратҳо ҷорӣ кардани маҳдудият, машваратҳо шояд дар муддати кӯтоҳ гузаронида шаванд.

Машваратҳо бо мақсади:

- баҳодиҳӣ ба хусусият ва миқёси душвориҳо бо тавозуни пардохт ва вазъи берунаи молиявии Тарафи ҷорикунандаи чораҳои маҳдудияти савдои мол тибқи моддаи мазкур;
- баҳодиҳӣ ба авзои берунаи иқтисодӣ ва савдои Тарафе, ки дучори ин гуна вазъият шудааст;
- ошкор кардани чораҳои алтернативӣ ва мусахҳеҳ, ки метавонанд истифода шаванд.

Моддаи 15 Истисноҳои умумӣ

Ҳеҷ чиз дар Шартномаи мазкур набояд ҳамчун монеаи барои татбиқи чораҳое, ки аз ҷониби ҳар гуна Тараф, марбут ба истисноҳои Умумӣ, тибқи Моддаи XX СУТС 1994 ва бо риояи шартҳои дар Моддаи номбаршудаи СУТС 1994 гузаронида мешаванд, тафсир шавад.

Моддаи 16 Истисно аз нигоҳи амният

Нисбати чораҳои ба таъмини амнияти миллӣ равонашуда, Тарафҳо меёбанд, ки Моддаи XXI СУТС 1994-ро татбиқ менамоянд.

Моддаи 17 Масъалаҳои маъмурӣ

Андоzgирӣ, баамалбарории расмиёти марбут ба воридот ва содирот, татбиқи муқаррароти савдо тибқи моддаҳои VIII X СУТС 1994 ба амал бароварда мешавад.

Моддаи 18 Созишномаҳо оид ба иттиҳоди гумрукӣ, савдои озод, савдои наздисарҳадӣ

1. Шартномаи мазкур барои иштироки Тарафҳо дар созишномаҳо оид ба иттиҳоди гумрукӣ, савдои озод ва/ва ё савдои наздисарҳадӣ тибқи муқаррароти СУС ва бахусус, Моддаҳои XXIV СУТС 1994, монеа шуда наметавонад.

2. Муқаррароти Шарномаи мазкур татбиқ мегардад дар муносибатҳои байни иштирокчиёни Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ дар қисмате, ки ихтилофот надоранд ба:

- созишномаҳои байналмиллалӣ, ки аз тарафи онҳо дар ҷорчӯбаи Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ, ҳамчунин қарорҳои аз ҷониби Иттиҳоди гумрукӣ дар асоси онҳо қабулшуда;
- шартномаҳои дутарафае, ки байни иштирокчиёни Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ баста мешаванд;

3. Иштироки Тарафҳо дар Созишномаҳои байналмиллалӣ, ки дар қисми 1 ва 2 моддаи мазкур ёдрас шудаанд, ҳуқуқҳои онҳоро маҳдуд ва аз ӯҳдадорихои риояи ин Шартнома дар назди Тарафҳои ғайрииштирокчии чунин созишномаҳо (замимаи 6) озод наменамояд.

4. Дар мавриде, ки агар иштироки яке аз Тарафҳо дар Шартнома, ки дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинӣ шудааст, ба савдои мутақобилаи иштирокчиёни Шартномаи мазкур ба таври манфӣ таъсир расонад, пас аз рӯи пешниҳоди ягон дигар Тарафи манфиатдор, Тарафҳо бо мақсади андешидану татбиқ кардани чораҳои ба барқароркунии савдои мутақобила равонашуда, машваратҳо мегузаронанд.

Моддаи 19 Масъалаҳои баҳсталаб

1. Тарафҳо ҳама гуна чораҳоро меандешанд, то ӯҳдадориҳои хешро оид ба ин Шартнома иҷро намоянд.

2. Дар мавриде, ки яке аз Тарафҳо ҳисобад, ки Тарафи дигар ӯҳдадориҳоиашро оид ба ин Шартнома иҷро намекунад ва чунин иҷро нашудани ӯҳдадориҳо ба манфиатҳои иқтисодии Тарафи аввал зараровар аст ва ё таҳдиди расонида шудани зарарро дорад, ҳар ду Тараф бо мақсади ба даст овардани мусолиҳа дар масъалаи ихтилофи назар машварат мегузаронанд.

Дар мавриди ба мусолиҳа нарасидан, аз рӯи интиҳоби Тарафи аввал, баҳс метавонад ба баррасии Суди иқтисодии ИДМ вогузошта шавад, агар ҳар ду Тараф иштирокчӣ бошанд дар Созишнома оид ба мақоми Суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 6 июли соли 1992 ва ё комиссияи коршиносон (экспертҳо), дар мутобиқат бо рафти ҳалли баҳсҳо бо назардошти замимаи 4 Шартномаи мазкур, ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи он.

2. Баҳсҳои байни Тарафҳои аъзои СУС оиди масъалаҳое, ки дар Созишномаи мазкур бо роҳи истинод ба муқаррароти созишномаҳои СУС танзим мешаванд, бо тартиби дар созишномаҳои мутобиқи СУС пешбинишуда ҳаллу ҷалб мегарданд. Муқаррароти ин қисм барои Тарафҳое, ки аъзои СУС ҳастанд, дар мутобиқат бо қисми 2 моддаи мазкур барои ба танзим даровардани масоили баҳсталаб монеа намешаванд.

Моддаи 20 Тағйирот ва иловаҳо

Тағйирот ва иловаҳо бо ризоияти мутақобилаи Тарафҳо ба Шартномаи мазкур тағйирот ва иловаҳо дохил кардан мумкин аст, ки ҷузъи ҷудонашавандаи он ҳисоб шуда, бо протоколҳои мутобиқ ба расмӣ дароварда мешаванд.

Протоколҳо аз рӯи тартиби барои пайдо кардани эътибори Шартномаи мазкур пешбинишуда, бидуни истисноӣ протоколҳои дар қисми 15 моддаи 2 Шартномаи мазкур овардашуда, эътибор пайдо мекунанд.

Моддаи 21 Қайду шартҳо

Вориди қайду шартҳо ба Шартномаи мазкур роҳ дода намешаванд.

Моддаи 22 Пайдо кардани эътибор

1. Шартномаи мазкур пас аз 30 рӯзи санаи ба маҳфуздоранда расидани огоҳномаи сеҳм дар бораи аз ҷониби Тарафҳои имзокунанда иҷро гардидаи расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани он заруранд, эътибор пайдо мекунад.

2. Барои Тарафҳое, ки расмиёти дохилидавлатиро дертар ба имзо мерасонанд, Шартномаи мазкур, пас аз 30 рӯзи аз санаи дастраси маҳфуздоранда гардидани ҳуҷҷати дахлдор эътибор пайдо мекунад.

Моддаи 23 Муносибат ба дигар ўхдадориҳои байналмилалӣ

1. Дар муносибати байни Тарафҳое, ки барояшон Шартномаи мазкур эътибор пайдо кардааст, муқаррароти он татбиқ гардида, созишномаҳои дигари байналмилалӣ амалиёти худро мутобиқ ба феҳрист қатъ мекунанд (замимаи 5 Шартномаи мазкур, ки ҷузъи ҷудонашавандаи он аст).

2. Тарафҳо ба қароре омаданд, ки аз санаи эътироф пайдо кардани Шартномаи мазкур, барои қатъ гардидани шартномаҳои ҷории дутарафаи байналхалқашон оид ба савдои озод, аз рӯи тартиб ва мўҳлати дар онҳо пешбинишуда, чораҳо меандешанд, ба шарте, ки Тарафҳо оид ба дигар масъалаҳо қарордод надошта бошанд.

Моддаи 24 Ҳамроҳшавӣ

Шартномаи мазкур пас аз эътибор пайдо кардани он, барои ҳамроҳшавии давлати дилхоҳ бо роҳи супурдани ҳуҷҷатҳои дахлдор барои ҳамроҳшавӣ ба маҳфуздоранда озодаст.

Барои давлатҳои ҳамроҳгардида Шартномаи мазкур пас аз 30 рӯзи аз лаҳзаи дастраси маҳфуздоранда гардидани ҳуҷҷатҳо дар бораи ҳамроҳшавӣ, мавриди амал қарор дода мешавад.

Барои давлате, ки аъзои ИДМ нест, Шартномаи мазкур пас аз 30 рӯзи аз лаҳзаи дастраси маҳфуздоранда гардидани ҳуҷҷатҳо дар бораи ҳамроҳшавӣ, ҳамчунин шартҳои ба Шартномаи мазкур ҳамроҳ гардидан, ки аз ҷониби Тарафҳо ба мувофиқа оварда шудааст, эътибор пайдо хоҳад кард.

Моддаи 25 Мўҳлати иҷро, қатъи амал ва хуруҷ

1. Шартномаи мазкур барои муҳлати номуайян баста мешавад. Ҳар яке аз Тарафҳо ҳуқуқ доранд аз Шартномаи мазкур бароянд, ва дар бораи ин нияти худ бояд на дертар аз 12 моҳ то хориҷшавӣ ба маҳфуздоранда огоҳномаи хаттӣ ирсол намоянд, ҳамчунин ўхдадориҳои молиявӣ ва дигар ўхдадориҳои ғангоми ҷорӣ будани Шартномаи мазкур пайдошударо ба танзим дардоранд.

2. Бо мақсади ҳаллу фасли баҳсҳои имконпазир ва даъвоҳо, аз ҷумла хусусияти молиявидошта, муқаррароти Шартномаи мазкур нисбати Тарафи иштирокаш қатъ гардида то ба пурра танзим гардидани ҳамаи ўхдадориҳои фаъолияташонро идома медиҳанд.

Дар шаҳри Санкт-Петербург 18 октябри соли 2011 дар як нусхаи асл ба забони русӣ имзо шудааст. Нусхаи асл дар Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил нигоҳдорӣ шуда, нусхаи тасдиқшудаи он ба ҳар давлати Шартномаи мазкурро баимзорасонида ирсол мегардад.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Озарбойҷон

Аз ҷониби Ҷумҳурии Арманистон
Саркисян

Т.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Беларус
Мясникович

М.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Қазоқистон
Масимов

К.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Қирғизистон иҷрокунандаи вазифаи Сарвазир
Бабанов

О.

Аз ҷониби Ҷумҳурии Молдова	В.
Филат	
Аз ҷониби Федератсияи Россия	В.
Путин	
Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон	
Аз ҷониби Ҷумҳурии Туркменистон	
Аз ҷониби Ҷумҳурии Ўзбекистон	
Аз ҷониби Ҷумҳурии Украина	Н.
Азаров	

Замимаи 1

Ба Шартнома дар бораи минтақаи савдои озод аз 18 октябри соли 2011

1. Боғу хироғи гумрукч, ки нисбати воридоти мол тибқи моддаи 2 Шартнома оид ба минтақаи савдои озод татбиқ мешавад

Тараф	Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч	Мӯйлоти амали (санаи бекор шудани) боғу хироғи гумрукч
Ҷумҳурии Арманистон			
Йуқуқ дорад нисбат ба Тарафӣе, ки нисбати Ҷумҳурии Арманистон боғӣи воридотиро раво мебинанд, пардохти боғӣи воридотиро раво бинад, ба ғайр аз он Тарафӣе, ки дар қисми 1 Замимаи 1 номбар шудаанд. Оид ба тадбирӣи номбаршуда Ҷумҳурии Арманистон сари вақт дигар Тарафӣоро хабардор менамояд.			
Йамаи Тарафӣо	2402 20 900: Сигор	2011 сол – 1500 драм барои 1 000 дона 2012 сол – 1250 драм барои 1000 дона 2013 сол – 1000 драм барои 1000 дона	1 январи 2014 сол
	Сигори бе филтр	с.2011–2013 1 300 драм барои 1 000 дона	
Ҷумҳурии Беларус			
Украина	1701 99 100 Қанди сафед	340 долл. барои 1 000 кг	Мӯйлат аз руи қарордод муайян мегардад.
Ҷумҳурии Қазоқистон			
Украина	1701 99 100 Қанди сафед	340 долл. барои 1 000 кг	Мӯйлат аз руи қарордод муайян мегардад.
	2208 60 Арак	2 евро барои 1 л	1 январи соли 2015
Ҷумҳурии Қирғизистон Татбиқ наминамояд			
Ҷумҳурии Молдова			
Украина	1701 Шакари аз найшакар ва ё лаблабу, сахарозаи тозаи химиявч дар йолати	75%	1 январи с. 2015 (дар охири мӯйлат – дар йағми

	сахтҷ		мувофиқашудан квотаи бебоғу хироғ)
	1702 Дигар шаклиҳои шакар, аз ғумла лактоза, малтоза, глюкоза ва фруктоза (левулоза)-и тозаҳои химиявҷ дар ёлати сахтҷ; қандоб бе иловаи моддаҳои бомаззаву хушбӯйкунанда ва ё рангкунанда; асали сунъӣ, бо асали табиқ омехта ва ё не; кулери карамел, дар истисноӣ мавқеи 1702 30 990 – ва ғайра.	75 %	1 январи с. 2015 (дар охири мӯйлат – дар йағми мувофиқашудан квотаи бе боғу хироғ)
	2207 Спирти этилии ғайриденатурат бо спирти ғализиаш на кам аз 80 об %, спирти этил ва дигар намуди спиртҳои денатуратсияшудан ғализиаш йархела	0,5 евро барои 1 л	1 январи с.2013
Федератсияи Россия			
Украина	1701 99 100 Қанди сафед	340 долл. барои 1 000 кг	Мӯйлат аз рӯи қарордод муайян мегардад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ наменамояд			
Украина			
Ҷумҳурии Беларус	1701 99 10 00 Қанди сафед	50 %	Мӯйлат аз руи қарордод муайян мегардад
Ҷумҳурии Қазокистон	1701 99 10 00 Қанди сафед	50 %	Мӯйлат аз руи қарордод муайян мегардад.
Ҷумҳурии Молдова	1209 10 00 00 Тухми лаблабуи қандҷ	5 %	1 январи с.2013
	1701 Шакар аз найшакар ва ё лаблабу, сахарозаи тозаҳои химиявҷ дар ёлати сахтҷ	50 %	1 январи с. 2015 (дар охири мӯйлат – дар йағми мувофиқашудан квотаи бе боғу хироғ)
	1702 Лактоза ва қандоби лактоза; дигар қандӣ (бағайр аз қиёми ойардор)	5 %	
Федератсияи Россия	1701 99 10 00 Қанди сафед	50 %	Мӯйлат аз рӯи қарордод муайян мегардад.

II. Боғу хироғи гумрукҷ нисбати содироти молӣ дар давлатҳои аъзои ИДМ мутобиқи моддаи 2 Айднома онд ба минтақаи савдои озод.

Рамзи НМ ФИХ давлатҳои аъзои Номгуи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукҷ
Ҷумҳурии Арманистон татбиқ наменамояд	
Ҷумҳурии Беларус (нисбати молҳои аз қаламрави Ҷумҳурии Беларус ба марзи берун аз қаламрави гумрукии давлатҳои аъзои ЕвраАзЭс содиршаванда. Дар бобати майсулооти нафтҷ нисбати давлатҳои аъзои ИДМ, ки аъзои Иттиҳоди гумрукҷ нестанд, боғӣ татбиқ мешаванд). Дар ёлати аз ғониби Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати молҳои ба Ҷумҳурии Беларус интиқолшаванда татбиқ шудани боғӣи гумрукии содиротҷ, Ҷумҳурии Беларус йам барои равониди ин гуна тадбириё йуқуқ пайдо мекунад.	

Дар бораи татбиқи чунин чорайо Ғумйурии Беларус бармайл Тарафйоро хабардор менамояд.	
1205 Тухми рапс ва ё вазирақ, нимкӯб ва ё ғайринимкӯб	100 евро барои 1 000 кг
2709 00, 2710 11–2710 19 490 0, 2710 19 510–2710 99 000 0, 2711 12–2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0–2902 43 000 0 Ашёи хоми нафт ва майсулооти нафтӣ	Формулаи махсус, -шабейи формулаи аз тарафи Федератсияи Россия истифодашаванда. Дар мавриди содирот аз қаламрави Ғумйурии Беларус ба марзи берун аз қаламрави гумрукии Иттиёди гумруқ
3104 Нурийои калий	75 евро барои 1 000 кг
4101, 4103 чарми коркарднашуда	500 евро барои 1 000 кг
4104, 4106 Чарми даббоғишуда ва ё чарми краст	10 %, на кам аз 90 евро барои 1 000 кг
4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0 Чӯбу тахтаи коркарднашуда	100 евро барои 1 м кубӣ
4404 20 000 0 Навъҳои чӯби дарахтони пайнбарг	100 евро барои 1 м кубӣ
4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0 Чӯбу тахтаи коркардшуда	100 евро барои 1 м кубӣ
Ғумйурии Қазоқистон (нисбати молӣ, ки аз қаламрави Ғумйурии Қазоқистон ба берун аз қаламрави Иттиёди гумруқ содир карда мешаванд) Нисбати молӣ, ки аз Ғумйурии Қазоқистон ба Ғумйурии Қирғизистон ва Ғумйурии Тоҷикистон содир мешаванд, масъалаи татбиқ шудани пардохтҳои гумруқ метавонанд тавассути шартномаҳои бисёрҷониба ва ё дуҷониба ба танзим дароварда шаванд. Дар бораи татбиқи чунин чорайо Ғумйурии Қазоқистон бармайл Тарафйоро хабардор менамояд.	
1201 00 Лубӣи резашуда ва реза нашуда	20%, на кам аз 35 евро барои 1 000 кг
1205 Тухмии маъсар ва ё вазирақ, резашуда ва реза нашуда	15 %, на кам аз 30 евро барои 1 000 кг
1206 00 Тухмии офтобпараст, резашуда ва реза нашуда	20 %, на кам аз 30 евро барои 1 000 кг
2709 00 900 2, 2709 00 900 8 Ашёи нафти хом	Формулаи махсус
2710 11 110 0–2710 11 900 9 Майсулооти муқаттари сабук	Андозаи меъёри пардохт аз рӯи ин формула ёисоб карда мешавад: $МБВ = K \times (H - 138,6),$ Дар йолате, ки МБВ – меъёри боғи воридот;
2710 19 110 0–2710 19 290 0 Муқаттароти миёна: Барои амалӣ хоси коркард дар ғараёни табдили химиявӣ, бидуни ғараёнии дар 2710 19 110 0 овардашуда; барои мақсадҳои дигар.	
2710 19 410 0–2710 19 490 0 Муқаттароти вазнин: газойлӣ (майсулооти софкори нафт)	
2710 19 510 1, 2710 19 510 9, ба ғайр аз Муқаттароти вазнини сӯзишвории	

моё , 2710 19 550 1, 2710 19 550 9 Муқаттароти вазнин: сӯзишворию моеъ	К – 50 % мафйуми миёнаи арифметикч коэффитсиенти 0,35 ва 0,4, ки дар формулаи йисоби меъёри шартч ва ба коэффитсиенти ислойшуда зарбзада дар мувофика бо ғадвали зер; Н – нархи миёнаи бозории нафти хом, ки дар рафти мониторинг ба миён омадааст.
2710 19 550 9 Муқаттароти вазнин: сӯзишворию моеъ	
2710 19 610 1–2710 19 690 9 Муқаттароти вазнин: сӯзишворию моеъ	
2713 20 000 0–2713 90 900 0 Битуми нафтч	
2710 19 310 0–2710 19 350 0 Муқаттароти вазнин: газойлю	Тасдиқи меъёри боғи содиротии гумрукч барои молйое, ки аз ашёи нафт истейсол шудаанд, дар йар се мой дар асоси нишондийандайои нархи миёнаи бозор бо назардошти мониторинги йармойаи нарйо дар бозорйои ғайонии ашёи нафт.
2711 21 000 0 Гази табич	30 %
2705 00 000 0 Гази ангиштсанг, обч, генераторч ва газйои монанд	5 %
4101 Пўсти коркарднашудаи йайвони калони шохдор (аз ғумла говмеш) ва ё йайвоноти оилаи аспйо (тару тоза ва ё намакхўрда, хушконида, ишқордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар роййо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашм, ду қисмшуда ва ё ду қисмнашуда.	5 %
4102 Пўсти коркарднашудаи меш (гусфанд) ва ё барра, аспйо (тару тоза ва ё намакхўрда, хушконида, ишқордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар роййо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашм, ду қисмшуда ва ё ду қисмнашуда, ба ғайр аз истиснои дар эзйи 1-и йамин гуруй овардашуда.	20 %, вале на кам аз 200 евро барои 1 000 кг
4103 Дигар пўсти коркарднашудаи меш (гусфанд) ва ё барра аспйо (тару тоза ва ё намакхўрда, хушконида, ишқордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар роййо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашм, ду қисмшуда ва ё ду қисмнашуда, ба ғайр аз истиснои дар эзйи 1-и йамин гуруй овардашуда.	20 %, вале на кам аз 200 евро барои 1000 кг
4103 Дигар пўсти коркарднашудаи меш (гусфанд) ва ё барра аспйо (тару тоза ва ё намакхўрда, хушконида, ишқордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар роййо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашм, ду қисмшуда ва ё ду қисмнашуда, ба ғайр аз истиснои дар эзйи 1-и йамин гуруй овардашуда.	
5101 Пашми дучори ғоздийиву наддофч нашуда	20 %, вале на кам аз 200 евро барои 1000 кг
5102 Пашми йайвонот, тунук ва дағали ғоздийиву наддофч нашуда	10 %, вале на кам аз 50 евро барои 1 000

	кг
5103 Пасмондаи пашм ва ё мӯи тунук ва ё дағали ӣайвонот, аз ғумла партови ресиш, вале ба истиснои ашёи ғоздодашуда	10 %, вале на кам аз 50 евро барои 1 000 кг
5104 00 000 0 Ашёи ғоздодашуда аз пашм, мӯи тунук ва ё дағали ӣайвонот	10 %, вале на кам аз 50 евро барои 1 000 кг
7204 Партовӣо ва оянпораи фулузоти сиёӣ; Шушаи фулузоти сиёӣ барои ғудозиши дубора (шушайои ғудоза)	10 %, вале на кам аз 50 евро барои 1000 кг
7302 Майсулот аз фулузоти сиёӣ, ки барои роӣйои оян ва трамвай истифода мешаванд. Аз ғумла: релс, контрелс, релсӣои дандонадор, релсӣои ӣаволашаванда, чоршохайои буришашон майкам, штангаӣои ӣаволашаванда ва ғайра ғӯлабандӣои кӯндаланг, шпал, баш ва битона (т) и васлшаванда,фонаӣо, плитайои поягч,болтӣои чангакии релсӣо, болиштаку ёзонак, синға,қутрак ва дигар қисмӣои барои часпонидану мустайкам кардани релсӣо пешбинишуда.	15 %, вале на кам аз 20 евро вале на кам аз 1000 кг
7404 00 Партов ва миспораӣо	20 %, вале на кам аз 20 евро барои 1000 кг
7601 Алюминии коркарднашуда, ба ғайр аз лигатураи алюминио-берилий, ки кодаш НМ ФИХ 7601 10 000 0	30 %, вале на кам аз 330 евро барои 1000 кг
7602 00 Партов ва порайои алюминий	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1000 кг
7603 Хока ва пашизаи алюминч	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1000 кг
7604 10 100 0 Химчайо аз алюминии легиронида нашуда	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1000 кг
7605 Сими алюминч	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7606 Плита, тахтаӣои алюминч, тасмайои алюминии ғафсиашон на зиёд аз 0,2 мм	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7607 Варакаи алюминч (бе асдар ва ё асдари коғазч картон, пластмасс, ва маводӣои ба он монанд) ғафсиашон на зиёда аз 0,2 мм	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7608 Кубур ва лӯлайои алюминч	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7609 00000 0 Фитинги барои кубур ва лӯлайои алюминч (масалан муфта, кағак,фланс)	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1000 кг
7610 Металлоконструкцияӣои алюминч, (ба ғайр аз металлоконструкцияӣои васлшавандаи сохтмонч мавқеи молиашон 9406) ва қисмӣои он (масалан, купрук ва ғузӣӣои он, манорайо, бурӯӣои панғарадор, маводи бомпӯшч, фермайои сохтмонч, дару тиреза ва чорчӯбаи он, зинаӣои дар, панғарайо, появу сутунӣо); тахта, химча, профил, кубур ва майсулоти алюминии монанд, ки барои истифода дар металлоконструкция пешбинч шудааст.	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7611 00 000 0 Резервуар, систерна, бак ва зарфӣои монанди алюминч барои маводи ғуногун (ба ғайр аз ғазӣи фишурда ё моеъ) бо ғунғоиши зиёда аз 300 литр, бо рӯкаш ва ё гарминигойдорч, ва ё бе вай, вале бе тағйизоти механикч ва ё гармитехникч.	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7612	15 %, вале на кам аз

Чалакӣо, устувона, зарф ва зарфиятӣи монанди (аз ғумла зарфӣи сахт ва ё зарфӣи шаклдигаркунандаи кубурмонанд) алюминч барои маводи гуногун (ба ғайр аз гази фишурда ё моеъ) бо ғунғоиши на зиёда аз 300 л, бо рӯкаш ва ё гарминигайдорч ё бе вай, вале бе тағйизоти механикч ва ё гармитехникч.	100 евро барои 1 000 кг
7613 00 000 0 Зарфияти алюминч барои гази фишурда ва ё моеъ	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7614 Сими печхӯрда, трос, таноби печон ва маснуоти монанди алюминч бе тасмаи изолятсиякунандаи барк	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
615 Маснуоти ошхона, матбахч, дигар маснуоти зарури маишч ва ғузйёти он аз алюминий; дастмол барои тоза кардани зарфӣи матбахч, болиштакӣо барои тоза кардан ва ғилодийч, дастпӯшак ва маснуоти монанд аз алюминий; тағ-йизоти санитариву техникч ва ғузйӣи он аз алюминий;	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
7616 Дигар маснуот аз алюминий	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
8607 Қисмӣи локомотивӣи ройи оён ва ё вагонӣи муайаррикдори трамвай ва ё мағмӯи йаракаткунанда	20 %, вале на кам аз 15 евро барои 1 000 кг

Ғадвали коэффитсиентӣи ислойпазир

Таснифоти мол аз рӯи НМ ФИХ	коэффитсиенти ислойпазир	К
2710 11 110 0–2710 11 900 9	1,2	$0,5 \times (0,35 + 0,4) / 2 \times 1,2 = 0,225$
2710 19 110 0–2710 19 290 0		
2710 19 410 0–2710 19 490 0		
2710 19 510 1–2710 19 550 9		
2710 19 610 1–2710 19 690 9	0,8	$0,5 \times (0,35 + 0,4) / 2 \times 0,8 = 0,15$
2710 19 310 0–2710 19 350 0	0,8	$0,5 \times (0,35 + 0,4) / 2 \times 0,8 = 0,15$
2713 20 000 0–2713 90 900 0	0,8	$0,5 \times (0,35 + 0,4) / 2 \times 0,8 = 0,15$
Ғумйурии Қазоқистон нисбати намудӣи алоийда молӣо барои содирот тибкӣи Кодекси андозӣи Ғумйурии Қазоқистон андозӣи кироя (рентч) истифода мебарад.		

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Дар йолати аз ғониби Ғумйурии Тоғикистон-нисбат ба молӣи аз Қирғизистон тайвилшаванда, татбиқ шудани боғӣи воридотӣи гумрукч, Ғумйурии Қирғизистон йуқуқи ғорч кардани чунин тадбирйоро низ доро мебошад. Нисбати молӣи аз Ғумйурии Қирғизистон ба Ғумйурии Қазоқистон содиршаванда, масъалайои татбиқӣи боғӣи гумрукч метавонанд аз руи созишномайои дутарафа ва/ва ё бисерғониба дигар хел танзим карда шаванд.	
Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Нисбати молӣи аз Ғумйурии Қирғизистон ба Федератсияи Россия содиршаванда, масъалайои татбиқӣи боғӣи гумрукч метавонанд аз руи созишномайои бисерғонибаи дигар (аз ғумла Созишнома оид ба йамройшавии Ғумйурии Қирғизистон ба Созишномайо оид ба Иттийоди гумрукч аз 29 мартӣи соли 1996) ва ё созишномайои дутарафа дигар хел танзим карда шаванд.	

Дар бораи ғорҷ намудани тадбирҳои номбаршуда Ғумйурии Қирғизистон бармайл Тарафйоро хабардор менамояд	
0401 Шир ва қаймоқ, қиёмнашуда ва бе иловаи шакар ва ё дигар маводҳои ширинкунанда	
0401 10 900 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
0401 20 190 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
0401 20 990 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
0401 30 190 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
0401 30 390 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
0401 30 990 0 Ғайра	11 сом барои 1 кг
4707 Коғази азнавтоташуда ва картон (коғазпора ва партов)	10 сом барои 1 кг

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Ғумйурии Молдова Татбиқ наменамояд. Дар мавриди аз ғониби Тарафйоро иғро нашудани қарордодҳои нисбати Ғумйурии Молдова, тибқи банди 15 моддаи 2, Тарафи Молдова нисбат ба Тарафйоро, ки дар муносибатҳои тифоратҷ бо Ғумйурии Молдова мусодираро раво мебинанд, йуқуқи татбиқи чорайи монандро пайдо менамояд. Дар бораи ғорҷ намудани тадбирҳои номбаршуда Ғумйурии Молдова бармайл Тарафйоро хабардор менамояд.	
Федератсияи Россия (нисбат ба молйое, ки аз қаламрави Федератсияи Россия ба қаламрави гумрукии берун аз Иттиёди гумрукч содир мешаванд) Нисбати молйои аз Федератсияи Россия ба Ғумйурии Қирғизистон ва Ғумйурии Тоғикистон содиршаванда, масъалаҳои татбиқи боғйои гумрукч метавонанд аз рӯи созишномаҳои бисерғонибаи дигар (аз ғумла Созишнома оид ба йамройшавии Ғумйурии Қирғизистон - ба Созишномаи оид ба Иттиёди гумрукч аз 29 март соли 1996 ва Созишномаи йамройшавии Ғумйурии Тоғикистон-ба Созишномаи оид ба Иттиёди гумрукч аз 26 феввали соли 1999 мутаносиба-) ва/ё созишномаҳои дутарафа дигар хел танзим карда шаванд. Дар бораи ғорҷ намудани тадбирҳои - номбаршуда Федератсияи Россия бармайл Тарафйоро хабардор менамояд.	
0302359000 Мойии самаки кабуд ё оддҷ	5 %
0303 Мойии яхкардашуда, ба истиснои лайми мойҷ ва ё гӯшти мойҷ, мавқеи моли 0304	5 %
0306 Харчангмонандйои ғавшандор ва ё бе ғавшан, зинда, тару тоза, хунукшуда, яхкунонидашуда, хушкардашуда, дар намак ва ё дар намакоб хобонидашуда.	10 %
1201 00 Лӯбиёи нимкӯб ва ғайринимкӯб	20 евро, вале на кам аз 35 евро барои 1 000 кг
1205 Тухмии маъсар ва ё вазирақ, нимкӯб ва ё ғайринимкӯб	20 евро, вале на кам аз 35 евро барои 1 000 кг
1206 00 Тухмии офтобпараст, нимкӯб ва ғайринимкӯб	20 %, вале на кам аз 30 евро барои 1 000 кг
1207 50 Тухмии хардал	10 %, вале на кам аз 25

	евро барои 1 000 кг
1605 Харчангмонандӣ, моллюскӣ ва дигар бесутунмӯйраҳои обии тайёр ва ё консервкардашуда	5 %
2207, 2208 Спирти этил	6,5 %
2503 00 Олтингугирд бо ҷамаи намудӣояш, ба ғайр аз ҷолатҳои сублиматсияшуда, тайшиншуда ва коллоидӣ.	6,5 %
2510 Фосфатҳои калсии табиҷ, фосфатҳои алюминии-калсиявии табиҷ ва бўри фосфатӣ	6,5 %
2519 Карбонати мағнии табиҷ (магнезит); магнезияи ғудохташуда; магнезияи сӯзондашуда (агломерированная), дар таркибаш миқдори на он қадар калони оксидӣ дошта ва ё надошта, ки пеш аз агломератсия ҷамроӣ карда мешаванд; дигар оксидҳои мағний бо омехтаӣ ва ё бе омехтаӣ;	6,5 %
2523 Портландсмент, сементи гилхокҷ, сементи даҷғолдор, сементи суперсулфатӣ, ва сементиҳои гидравлики монанд, рангдода ва ё беранг, тайер ва ё дар шакли клинкарийо.	6,5 %
2524 Асбест	3 %
2601 Маъдан ва ғамъкунандаҳои фулудҷ аз ғумла пирити сӯзондашуда	6,5 %
2613 Маъдан ва ғамъкунандаҳои молибденӣ	6,5 %
2615 Маъдан ва ғамъкунандаҳои сирконигҷ	6,5 %
262019	6,5 %

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукҷ
Дигар партовҳои истейсолоти фузулоти сиёӣ	
2704 00 Кокс ва нимкокс аз ангиштсанг, лигнит ва ё торф, ангишти ретортӣ.	6,5 %
2705 00 000 0 Ғази ангиштсанг, обҷ, генераторҷ ва ғазӣҳои монанд, ба ғайр аз ғази нефтӣ ва ғ. карбонӣҳои ғазмонанд.	5 %
2706 00 000 0 Қатрони ангиштсанг, ангишти сурхчатоб, торфҷ ва дигар қатронӣҳои маъданҷ, обдор ва ё беоб, қисман софкоришуда ва софкорҷ нашуда, аз ғумла қатронӣҳои «барқароршуда»	5 %
2707 Равған ва дигар майсулоти бугронии ҷарорат баланди қатрони ангиштсанг; майсулоти монанд, ки дар онҳо массаи ғузӣҳои таркибии хушбӯйкунанда аз ғайрихушбӯйӣ зиёд аст.	5 %
2707 10 Бензол	Формулаи махсус
2707 20 Толуол	Формулаи махсус
2707 30 Ксилол	Формулаи махсус
2708 Пек ва кокс пекҷ, ки аз қатрони ангиштсанг ва ё аз дигар қатронӣҳои маъданҷ истихроғ шудааст.	5 %
2709 00	Аз рӯи формулаи махсус вобаста аз нархи

Нафти хом ва ашёи хоми нафтч, ки аз навъҳои битумч истихроғ шудаанд.	нафт дар бозори ғайонч
2710 11 Муқаттароти сабук ва майсулооти он	Формулаи махсус
2710 19 Муқаттароти миёна	Формулаи махсус
2710 91, 2710 99 Майсулооти нафтии коркардшуда	Формулаи махсус

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавкё	Меъёри боғу хироғи гумрукч
2711 11 Гази табиӣ моеъ	40 евро за 1 000 кг
2711 12 Пропан	Формулаи махсус
2711 13 Бутан	Формулаи махсус
2711 14 000 0 Этилен, пропилен, бутилен ва бутадиен	Формулаи махсус
2711 19 000 0 Ғайрайо	Формулаи махсус
2711 21 000 0 Гази табич дар ёлати газнокч	30 % (барои Украина аз рӯи формулаи махсус татбиқ мегардад)
2711 29 000 0 Газҳои дигар дар ёлати газнокч	5 %
2712 10 Вазелини нафтч	Формулаи махсус
2712 20 Парафин бо рағғаниё на кам аз 0,75 рағған % дар таркиб:	Формулаи махсус
2712 90 310 0 Барои протсессҳои махсуси коркард	Формулаи махсус
2712 90 330 0 Барои табдилиҳои химиявч дар протсессӣ, бағайр аз дар зерсубпозитсияи 2712 90 310 0 нишон додашуда;	Формулаи махсус
2712 90 390 0 барои мақсадҳои дигар	Формулаи махсус
Ғайра:	Формулаи махсус
2712 90 910 0 Омехтаи 1-алкен, дорои 80 мас. % ва ё зиёда аз 1-алкениё бо дарозии занҷираи карбонӣ бо 24 атоми карбон ва зиёда, вале на зиёд аз 28 атоми карбон	Формулаи махсус
2712 90 990 0 Ғайрайо	Формулаи махсус
2713 11 000 0	Формулаи махсус

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавкё	Меъёри боғу хироғи гумрукч
2713 20 000 0 Битуми нафтч	Формулаи махсус
2713 90 Дигар партовҳои истихроғи нафт ва ё майсулооти нафтч, ки аз намудҳои битумии он истихроғ шудааст	Формулаи махсус
2714 90 000 0 Битум ва асфалти табич, асфалтитӣ ва навъҳои асфалтч	5 %
2715 00 000 0 Омехтаҳои битумч, дар асоси асфалти табич,	5 %

битуми табиҷ, катронӣи маъданҷ ва ё пеки катронӣи маъданҷ (масалан, мастикаи битумҷ, омехтаҳои асфалтҷ барои рӯйпуши ройӣ)	
2825 Гидразин ва гидроксиламин ва намакҳои ғайриорганикӣи онҳо; асосҳои ғайриорганикҷ ва ғайра; оксидҳо, гидроксидҳо ва и пероксидҳои фулузот ва ғайра:	6,5 %
2902 20 Бензол	Формулаи махсус
2902 30 Толуол	Формулаи махсус
2902 41 000 0 o-ксилол	Формулаи махсус
2902 42 000 0 m-ксилол	Формулаи махсус
2902 43 000 0 p-ксилол	Формулаи махсус
2905 13 000 0 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловҷ)	6,5 %
3104, 3105 Нурииҳои маъданҷ ва химииёвҷ	5 %
3901, 3902 Полимерҳои этилен, пропилен ва ё дигар олефинӣ дар шаклиҳои аввала	6,5 %

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавкҷ	Меъёри боғу хироғи гумрукҷ
4101, 4102, 4103 Пӯстҳои коркарднашуда	500 евро барои 1 000 кг
4104, 4105, 4107 Чарми даббоғишуда ва ё чарми краст аз пӯсти ғайвони калони шохдор, меш (гусфанд) ва ё бара; чарми ба таври илова коркардшуда баъди даббоғҷ ва ё ба намуди чарми краст	10 %, вале на кам аз 90 евро барои 1 000 кг
4401 Чӯби сӯзишворҷ ба намуди ходаҷуб, ғулаҷуб, шох, дарзайи хошок ва ё намудҳои ба ин монанд; хушка ва ё параҳои тахта; аррамайда ва партовҳои чӯбу тахта ва шикастапораҳои агломератсияшуда ва ё нашуда дар шакли ходаҷубӣ, брикетӣ, ғурушайо (гранула) ва ё намудҳои дигари монанд;	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия
4403 Чӯбу тахтаи коркарднашуда бо пӯстлоқ ва ё бе он, ва ё ба қабати таги пӯстлоқ ва ё ба тарзи дурушт ғамворшуда ва ё ғамворнашуда (брусованный)	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия
4406 Шпалҳои тахтагин барои ройҳои оян ва трамвай.	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия
4407 Чӯбу тахтаи аррашуда ва ё ба дарозҷ порашуда, ба қабатӣ қисмшуда, тарошидашуда ё тарошиданашуда, суфташуда ва ё суфтанашуда, дар охир пайвастшаванда ва ё пайвастнашаванда, ки ғафсишон 6 мм аст.	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия
4408 90 Тахтаҳои рӯйкаш, (аз ғумла аз дарахтҳои	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия

қабатдор тайёршуда), барои фанери ширешшуда ва ё дигар чўби қабатдори монанд ва ғайра чўбу тахтаи ба дарозҷ аррашуда, ба қабатӣо тақсимшуда, пўсткандашуда, тарошидашуда ё тарошиданашуда, суфташуда ва ё суфтанашуда, дар охир пайвастшаванда ва ё пайвастнашаванда, ки ғафсиашон 6 мм, ва аз дигар намудӣои чўбу тахта (дигар, назар ба навӣҳои сўзанбарг ва тропикҷ).	
4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421 Чўбу тахта (пиломатериалӣо) ба намуди дуруст даровардашуда (погонаж), плитайои аз чўбу тароша ва чўбу нах истейсолшуда, фанери ширешшуда, чўбу тахтаи прессшуда ба намуди ғалтакӣойо, плитайо, ғўлачўбӣо ва шаклӣои профилдодашуда, майсулоти нағғорҷ ва дуредгарҷ, чўбин, сохтмонҷ, маснуоти чўбину тахтагин ва дигар	Дар мувофика бо қонунгузории Федератсияи Россия
4701 Хамираи чўб	10 %
4703 Тселлюлозаи чўб, натронҷ ва ё аз сулфат, ба ғайр аз навӣҳои майлулшаванда	10 %
4703 21 Чўби сафед ва ё нимсафед кардашудаи навӣҳои сўзанбарг	10 %, вале на кам аз 40 евро барои 1 000 кг
Тселлюлозаи чўб, аз сулфат, ба ғайр аз навӣҳои майлулшаванда	10 %
4704 21 Чўби сафед ва ё нимсафед кардашудаи навӣҳои сўзанбарг	5 %, вале на кам аз 15 евро барои 1 000 кг
4706, 4707 Хамираи лиф, ки аз коғазии партови тозашуда ва ё картон (макулатура ва партов) ва ё дигар маводӣои тселлюлитии лифдор истихроғ шудааст; коғаз ва ё картони тозашуда (аз партову макулатура).	10 %
4801 Коғазии рўзнома дар шакли лўлапеч ва ё варақӣо.	5 %
4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823 Коғаз ва картон, майсулот аз хамираи коғаз, коғаз ва картон.	10 %
7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112	6,5 %

Рамзӣ НМ ФИХ Номгўи мавқеъ	Меъёри боғу хироғии гумрукҷ
Сангӣои гаронбайо ва нимгаронбайо, фулузотии гаронбайо, фулузотии бо сангӣои гаронбайо пўшонидашуда, ва маснуот аз онӣо.	
7204, 7302 10 900 0 Партовӣо ва шикастапораии фулузотии сиёӣ; сабақии фулузотии сиёӣ барои гудозиш (сабақии шихт); релсӣои истифодашуда	15%, вале на кам аз 15 евро барои 1 000 кг
7401, 7402, 7403 Штейн аз мис; МИСИ сементҷ (МИСИ тайнишиншуда), миси тозанашуда; аноидӣои мисс барои тозакунии электролитҷ, миси тозашуда ва хўлайои мисини коркардашуда	10 %

7404 Партов ва миспорайо	50 %, вале на кам аз 420 евро барои 1 000 кг
7405 Омехтайои мису калъагч бо фулузоти ранга (лигатура) дар асоси мис.	10 %
7501, 7502 Штейн аз никел, порайои гудохтаи маъдан (агломератӣ) аз оксиди никел ва дигар майсулоти мобайнии металлургии никелч; никели коркарднашуда;	Тибқи конунгузории Федератсияи Россия
7503 Партов ва никелпорайо	30 %, вале на кам аз 720 евро барои 1 000 кг
7601 Алюминии коркарднашуда	5 %
7602 Партов ва алюминпорайо	50 %, вале на кам аз 380 евро барои 1 000 кг
7802 Партов ва порайои сурб	30 %, вале на кам аз 105 евро барои 1 000 кг
7901 Рӯйи коркарднашуда	5 %
7902 Партов ва порайои рӯй	30%, вале на кам аз 180 евро барои 1 000 кг
8001, 8002 Арзиси коркарднашуда; Партов ва арзиспора	6,5 %
8101 94, 8101 97 , 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30	6,5 %

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Волфрами коркарднашуда, партов ва порайои волфрам; молибдени коркарднашуда, партов ва порайои молибден; тантали коркарднашуда, партов ва порайои тантал.	6,5 %
8105 30 Партов ва порайои кобалт	30 %, вале на кам аз 1 200 евро барои 1 000 кг
8106, 8107 Бисмут ва майсулот аз он, аз ғумла партов ва порайои он; Кадмий ва майсулот аз он, аз ғумла партов ва порайои он.	6,5 %
8108 20 Титани коркарднашуда, хокайо	6,5 %
8108 30 Партов ва порайои титан.	30 %, вале на кам аз 225 евро барои 1 000 кг
8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52 Партов ва порайои цирконий; сурма, манган ва майсулот аз он, аз ғумла партов ва порайо; партов ва порайои бериллий; хром; партов ва порайои германий; партов ва порайои ванадий; партов ва порайои таллий; партов ва порайои ниобий (колумбий), рений, галлий, индий.	6,5 %
8607 19 Қисмҳои локомотив ва ё вагонҳои муйаррикдори трамвай ва ё поездҳо: мейвар, чарх ва қисмҳои онҳо.	15 % , вале на кам аз 15 евро барои 1 000 кг

Ғумйурии Молдова Дар мавриди аз ғониби Тарафйо татбиқ шудани боғи содиротии гумрукч нисбат ба Тарафйое, ки дар муносибатҳои тифоратч бо Ғумйурии Тоғикистон боғи содиротии гумрукиро раво мебинанд, йуқуқи татбиқи боғи содиротии гумрукиро аз рӯи номенклатураи зерин истифода менамояд:

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
0102, 0104 Йайвоноти зинда	10 %
0201 Гӯшти хунукшуда	10 %
0701–0713 Сабзавот ва бехмевайо	7 %
0802, 0804–0814 Мевайо ва ғавзу мағз	7 %
1301 Шираи камол	50 %, вале на кам аз 500 евро барои 1 000 кг
2001–2009 майсулоти коркардшудаи сабзавоту мева	5 %
2711 Газҳои нафтч ва карбогидриди газмонанд	30 %
2716 Қувваи электрикч	10 евро барои 1 000 кВт соат
4101–4103 Пӯсти ашёи чармин	300 евро барои 1 000 кг
5001–5006 Пилла ва шойч	20 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
5101–5110 Пашм	20 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
5201–5212 Нахи пахта	10 %
7101–7116 Сангҳои гаронбайо ва нимгаронбайо	30 %
7204 Партов ва порайо аз фулузоти сиёй	30 %, вале на кам аз 200 евро барои 1 000 кг
7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002 Партов ва порайо аз фулузоти ранга	30 %, вале на кам аз 300 евро барои 1 000 кг
7601, 7603–7616 Алюминий ва майсулот аз он	15 %, вале на кам аз 100 евро барои 1 000 кг
Дар бораи ғорч намудани тадбирҳои номбаршуда Ғумйурии Тоғикистон бармаиал Тарафйоро хабардор менамояд.	

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Украина Ғумйурии Арманистон, Ғумйурии Беларус, Ғумйурии Қазокистон, Ғумйурии Қирғизистон, Ғумйурии Молдова, Федератсияи Россия, Ғумйурии Тоғикистон Украина	
Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
1206 00 99 00 Тухмии офтобпараст, резашуда ё резанашуда	Аз 1 январи с 2007 меъёри боғ (16%) йамасола ба пункти 1 фоиза то қиммати 10 % кам мешавад.
7202 99 80 00 Хӯлаи хромникел ва дигар хӯлаҳои оян	Меъёри боғи содиротч дар фоизи арзиши гумрукч дар муқоиса бо соли аъзогии Украина дар СУС:
7204 21 Партов ва порайои пӯлоди легиронидашуда, пӯлоди зангногир.	якум – 30 %
7204 29 00 00	дуюм – 27 %, сеюм – 24 %,

Партов ва порайои пӯлоди легиронидашуда, дигар	чорум – 24 %, панғум – 21%, шашум – 18%, йафтум – 15% (2010 ва 2011 солиҳо – 24%)
7204 50 00 00 Порайо дар сабика (сабикаи шлихт) барои азнавгудозиш, аз пӯлоди легиронидашуда	
7218 10 00 00 Пӯлоди зангногир дар шакли сабикаҳо ва дигар шаклҳои аввала.	
7401 00 00 00 Штейни мисин; миси тозашуда (сементатсионч)	
7402 00 00 00 Миси тозанашуда; анодҳои мисин барои тозакунии электролитч	
7403 12 00 00 Ашёи нимтайёри гудохташуда барои истейсоли сим (ваербарс) аз миси тозашуда	
7403 13 00 00 Билетҳои аз миси тозашуда	
7403 19 00 00	

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
Миси тозашудаи дигар	
7403 21 00 00 Хўлаи мис ва руй (биринғч)	
7403 22 00 00 Хўлаи мис ва арзис (биринғч)	
7403 29 00 00 Дигар хўлаҳо аз мис (ба ғайр аз лигатурайои мавқеи 7405)	
7404 00 Партов ва порайои мис	
7405 00 00 00 Лигатурайо дар асоси мис	
7406 Хока ва пулакчаҳои мисин	
7415 29 00 00 Дигар майсулот аз мис бе мафтула (резба), ба ғайр аз шайба (аз ғумла шайбаи пружинч)	
7415 39 00 00 Дигар майсулот аз мисс бо мафтула (ба ғайр аз меҳи печдор барои чўб, дигар меҳҳо, болтҳо ва гайкаҳо)	
7418 19 90 00 Майсулоти хоғагч аз мис ва қисмҳои он ва ғайра	
7419 Дигар майсулоти мисин	
7419 99 10 00 Матоъ (аз ғумла тасмаи беохир), панғара ва тўр аз сими мисин бо андозаи буриши кўндаланг, ки ғафсиаш аз 6мм зиёд нест; тахтаи мисини сўрохдору йавокашанда, панғарайо ва тўрҳо аз сими мисин.	
7503 00 Партов ва порайои никел	
7602 00 Партов ва порайои алюминч	
7802 00 00 00 Партов ва порайои сурб	

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
7902 00 00 00 Партов ва порайои руй	
8002 00 00 00 Партов ва порайои арзис	
8101 97 00 00 Партов ва порайои волфрам	
8105 30 00 00 Штейни кобальтҷ ва дигар маснуоти мобайнии металлургияи кобальт; кобальт ва маснуоти кобальтҷ, аз ғумла партов ва порайо: кобальти коркарднашуда, партов ва порайо; хока: партов ва порайо.	
8108 30 00 00 Партов ва порайои титан	
8113 00 40 00 Металлокерамика ва маснуот аз металлокерамика, аз ғумла партов ва порайо	
Ғумйурии Қазоқистон, Федератсияи Россия	
Йайвоноти калони шохдор навъи хонагҷ, зинда, бағайр аз йайвоноти хушзот, зотҷ:	Аз 1 январи соли омадаистода баъд аз ворид шудани Украина ба СУС, меъёри боғи содиротҷ (экспорт) нисбати молиё аз рӯи кодӣ йамасола ба 5 пункти фоизҷ то ба қиммати 10% кам мешавад. (меъёр дар лайзаи ба СУС ворид шудани Украина 50 %-ро ташкил меод) Соли 2011 – 35 %
0102 90 05 00 Навъиҳои хонагҷ вазнашон на зиёда аз 80 кг	
0102 90 21 00 Навъиҳои хонагҷ вазнашон зиёда аз 80 кг, вале на зиёд аз 160 кг барои молкушҷ	
0102 90 29 00 Навъиҳои хонагҷ вазнашон зиёда аз 80 кг, вале на зиёд аз 160 кг ва на барои молкушҷ	
0102 90 41 00 Навъиҳои хонагҷ вазнашон зиёда аз 160 кг, вале на зиёда аз 300 кг барои молкушҷ	
0102 90 49 00 Навъиҳои хонагҷ вазнашон зиёда аз 160 кг, вале на зиёда аз 300 кг, на барои молкушҷ	
0102 90 51 00 Ғуноғиниё (модаи йайвони калони шохдор то зоиши якум) бо вазни зиёда аз 300 кг барои молкушҷ	

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
0102 90 59 00 Ғуноғинӣо (модаи йайвони калони шохдор то зоиши якум) бо вазни зиёда аз 300 кг на барои молкушч	
0102 90 61 00 Модагов бо вазни 300 кг барои молкушч	
0102 90 69 00 Модагов бо вазни 300 кг на барои куштан	
0102 90 71 00 Навъӣои хонагч, ба ғайр аз ғуноғинӣо ва модаговӣо бо вазни зиёда аз 300 кг барои молкушч	
0102 90 79 00 Навъӣои хонагч, ба ғайр аз ғуноғинӣо ва модаговӣо бо вазни зиёда аз 300 кг на барои молкушч	

0102 90 90 00 Навъёи ғайрихонагии ғайвони калони шохдори зинда	
Гўсфанди (меш) зинда	
0104 10 10 00 Гўсфанди хушзот	
Ҳайвоноти зотч:	
0104 10 30 00 Баррайо (то сини яксола)	
0104 10 80 00 Дигар гўсфанди зинда, ба ғайр аз ғайвони хушзот ва зотч, баррайо (то синни як сола)	
4101 Пўсти коркарднашудаи ғайвони калони шохдор ва ё ғайвоноти оилаи аспё (тоза ё намакхўрда, хушконидашуда, бо ояк коркардшуда, дорузада ва ё бо дигар усуло консервшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда ва ба коркарди минбаъда гирифта нагардида), бо пашм ва ё бе пашм, қабати берўй ва ё борўй. (спилок)	

Рамзи НМ ФИХ Номгӯи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрукч
4102 Пӯсти коркарднашудаи гӯсфанд ва ё барра (тару тоза ва ё намакхӯрда, хушконида, оякдодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар ройёо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашиқабати берӯй ва ё борӯй, ба ғайр аз истиснои дар эзои 1 гуруи 41 овардашуда тибқи УК ФИХ.	
4103 30 00 00, 4103 90 00 00 Пӯсти коркарднашуда (ашёи чармин) (тару тоза ва ё намакхӯрда, хушконида, оякдодашуда, ишкордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар ройёо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда),бо қабати пашмдор ва ё бе қабати пашмдор, қабати берӯй ва ё борӯй, ба ғайр аз дар эзои 16 ва ё 1в- гуруи 41 тибқи УК ФИХ овардашуда, ба ғайр аз буз ва бузғолайо ва хазандайо.	
Гумйурии Молдова	
4101 Пӯсти коркарднашудаи йайвони калони шохдор ва ё йайвоноти оилаи аспйо (тоза ё намакхӯрда, хушконидашуда, бо ояк коркардшуда, дорузада ва ё бо дигар усуло консервшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда ва ба коркарди минбаъда гирифтор нагардида), бо пашм ва ё бе пашм, қабати берӯй ва ё борӯй	Аз 1 январи соли омадаистода баъд аз ворид шудани Украина ба СУС, меъёри боғи содиротч (экспорт) йар сол ба 1 пункти фоизч то ба қиммати 20% кам мешавад. (меъёр дар лайзаи ба СУС ворид шудани Украина 30 %-ро ташкил меод) Соли 2011 – 27 %
4102 Пӯсти коркарднашудаи гӯсфанд ва ё барра (тару тоза ва ё намакхӯрда, хушконида, оякдодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар ройёо консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел	

коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бепашиқабати берӯй ва ё борӯй, ба ғайр аз истисноӣ дар эзоӣ 1 гуруӣ 41 овардашуда тибқи УКТ ФИХ.	
---	--

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрук
4103 30 00 00, 4103 90 90 00 Пӯсти коркарднашуда (ашёи чармин) (тару тоза ва ё намакхӯрда, хушконида, ояакдодашуда, ишқордодашуда, бо майлули пикел коркардшуда, бо дигар ройё консерватсияшуда, вале даббоғч нашуда, барои пергамент коркарднашуда, ва ё ба дигар хел коркард гирифтор нашуда), бо қабати пашмдор ва ё бе қабати пашмдор, қабати бе рӯй ва ё бо рӯй, ба ғайр аз дар эзоӣ 1 ва ё 1в гуруӣ 41, тибқи УКТ ФИХ овардашуда, ба ғайр аз буз ва бузғолайо ва хазандайо.	
7204 10 00 00 Партов ва порайои чӯяни рехта	Меъёри боғ, евро барои тонна, дар муддати аъзогии Украина дар СУС: аввал – 25 евро барои 1 000 кг, дуввум – 18 евро барои 1 000 кг, сеюм – 16,4 евро барои 1 000 кг, чорум – 14,8 евро барои 1 000 кг, панғум – 13,2 евро барои 1 000 кг, шашум – 11,6 евро барои 1 000 кг, яфтум – 10 евро барои 1 000 кг Дар солиҳои баъди соли яфтуми воридшавии Украина ба СУС, меъёри боғи содиротч дар сатҳи соли яфтум амал мекунамд Соли 2011 – 14,8 евро барои 1 000 кг
7204 30 00 00 Партов ва порайои фулузоти сиёӣ, қалъаандудч	
7204 41 10 00 Параҳои харротч, ояанрезайо, шикастапорайо, партови истейсолоти фрезерч ва аррамайдаи фузулоти сиёӣ	
7204 41 91 00 Партови ояанрезакунч, қолибзанч, ки аз фулузоти сиёӣборпеч шудааст.	
7204 41 99 00 Партови ояанрезакунч, қолибзанч, ки аз фулузоти сиёӣборпеч нашудааст.	
7204 49 10 00 Партов ва пораи фулузоти сиёӣ, майдашуда (буридашуда)	
7204 49 30 00 Партов ва пораи фулузоти сиёӣ, борпечшуда	
7204 49 90 00 Партов ва пораи фулузоти сиёӣ, ба навъ ғудонашуда	
7204 49 90 00 Партов ва пораи фулузоти сиёӣ, ба навъ ғудошуда	
7204 50 00 00 Партовӣ дар шакли шӯша (шӯшайои шихтч)	

Рамзи НМ ФИХ Номгуи мавқеъ	Меъёри боғу хироғи гумрук
барои ғудозиш аз фулузоти сиёӣ, ба ғайр аз пӯлоди легиронида	
Федератсияи Россия	
1204 00 90 00 Тухмии зағирпоя, резашуда ва ё реза нашуда	Аз 1 январи с. 2007 меъёри боғ (16 %) йар сол ба 1 пункти фоизч то қиммати 10 % кам мешаванд.
1206 00 91 00, 1206 00 99 00 Тухмии офтобпараст, резашуда ва ё реза нашуда	
1207 99 97 00 Танӣо тухмии гиёӣи рыжей	

7204 10 00 00 Партов ва пораи чўяни рехта	
7204 30 00 00 Партов ва порайои фузулоти сиёй, қалъаандудҷ	Меъёри боғӣ дар муддати аъзогии Украина дар СУС: аввал – 25 евро барои 1 000 кг, дуюм – 18 евро барои 1 000 кг, сеюм – 16,4 евро барои 1 000 кг, чорум – 14,8 евро барои 1 000 кг, панғум – 13,2 евро барои 1 000 кг, шашум – 11,6 евро барои 1 000 кг йафтум – 10 евро барои 1 000 кг Дар сойҳои баъди соли йафтуми воридшавии Украина ба СУС, меъёри боғӣ содиротҷ дар сатҳи соли йафтум амал мекунанд Соли 2011 – 14,8 евро барои 1 000 кг

Замимаи 2
Ба Шартнома оид ба
минтақаи савдои озод
аз 18 октябри соли 2011

МАЙДУДИЯТҲОИ МИҚДОРИЕ, КИ ДАР МУВОФИҚА БО БАНДИ 1
МОДДАИ 3 БОЯД БЕКОР ҚАРДА ШАВАНД

Ғумӣурии Арманистон Мамнӯӣӣо ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор қарда шаванд, вуғуд надоранд.		
Ғумӣурии Беларус Мамнӯӣӣо ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор қарда шаванд, вуғуд надоранд.		
Ғумӣурии Қазоқистон Мамнӯӣӣо ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор қарда шаванд, вуғуд надоранд.		
Ғумӣурии Қирғизистон Мамнӯӣӣо ва саймиядийҷ дар воридот/содирот		
Майсулоти спиртнок: арақ ва арақи махсус, майсулоти ликеру шаробҷ, маснуоти шаробҷ, майӣо, шаробӣои «игристӣӣ», маи шампон, машрубот, коняк, бренди, калвадос, пиво, дигар нӯшоқӣои спиртҷ, дигар	Саймиядийҷ ба воридоти майсулоти спиртнок, аз ғумла пиво, ба истиснои воридоти спирти конякҷ ва машруботе, ки барои истейсоли коняк ва маи шампон пешбинҷ шудааст. Қонуни Ғумӣурии Қирғизистон аз 9	Йағмӣои саймияӣо (квота) ва тартиби саймиядийҷ бо қарори Йукумати Ғумӣурии Қирғизистон аз 5 апрели соли 2004, №227 «Оид ба тасдиқи Муқаррарот оид ба

машруботи камқувват (Рамзи НМ ФИХ 2203–2208)	июли соли 2007, №98 « Дар бораи танзими давлатии истейсол ва гардиши спирти этил, машрубот ва дигар майсулоти дар таркибаш спиртдошта» Нисбати воридоти машрубот аз кишварҳои аъзои СУС набуда татбиқ мегардад.	саймдӣч барои вориди майсулоти спиртнок ба Ғумйурии Қирғизистон ва муайян кардани саймӣи воридотч» Санаи бекор шудан – 1 январи соли 2015
Ғумйурии Молдова Мамнӯӣё ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор карда шаванд, вуғуд надоранд.		
Федератсияи Россия Мамнӯӣё ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор карда шаванд, вуғуд надоранд.		
Ғумйурии Тоғикистон Мамнӯӣё ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор карда шаванд, вуғуд надоранд.		
Украина Мамнӯӣё ва майдудиятӣои миқдорие, ки тибқи банди 1 моддаи 3 бояд бекор карда шаванд, вуғуд надоранд.		

Замимаи 3
Ба Шартнома дар бораи
минтақаи савдои озод
аз 18 октябри соли 2011

МУСОДИРА БА ДАВРАИ ГУЗАРИШ
ДАР ҚИСМАТИ МОДДАИ 5 «НИЗОМИ МИЛЛЧ» ВА 10 «ПЕШНИЙОДИ КЎМАК

Тавсифи чорайо	Мўйлати амали чора
Ғумйурии Қазоқистон	
Дар қисми моддаи 5 Муқаррароти Созишнома ба барои татбиқи талабот ба харидӣои йатмӣи майсулоти истейсоли ватанч йангоми татбиқкунии лоийайои сармоягузорч ва шартномайо оид ба истифодаи манобеи зерзаминч дар доираи қонунгузори Ғумйурии Тоғикистон, аз ғумла Қонуни Ғумйурии Қазоқистон «Оид ба манбаӣои заминч ва истифодаи қаъри замин», йамчунин пешнийоди имтиёз ба истейсолкунандагони ватанч йангоми харидкунии ширкатӣое, ки мустақиман ва ё бавосита ба давлат тааллуқ доранд (йиссаи давлат дар онӣо 50% ва зиёда аст) монеа намешавад.	То лайзаи эътибор пайдо кардани ўйдадорӣои Ғумйурии Қазоқистон дар доираи СУС
Дар қисми 2 моддаи 10 1. Пасткунии шартӣи нарх барои истейсолкунандагони ватанч йангоми харидкунии истифодабарандагони манобеи зерзаминч ва ширкатӣое, ки мустақиман ва ё бавосита ба давлат тааллуқ доранд (йиссаи давлат дар онӣо 50% ва зиёда аст).	То лайзаи эътибор пайдо кардани ўйдадорӣои Ғумйурии Қазоқистон дар доираи СУС
2. Кўмаки молиявч нисбати андозаи фоизии қарзи бонкӣои ба истейсолоти содиротч алоқаманд тибқи қарори Йукумати Ғумйурии Қазоқистон аз 13 апрели соли 2010, №301 «Оид ба тасдиқи Барномаи «Қорти сариройии тифорат 2020».	То 1 июли с. 2016 аз руи қарзӣои аз тарафи ташкилотӣои қарздӣианда додашуда то 1 июли с. 2011
3. Озодкунии молӣои қазоқистонч йисобидашуда тибқи меъёрӣои азнавистейсолкунии кофч аз боғӣои гурукч ва андозӣо йангоми содирот аз низоми гумурукии «Анбори озод» ба қаламрави Иттиҳоди гумурукч тибқи Кодекси Ғумйурии Қазоқистон аз 30 июни с.2010 «Оид ба фаъолияти гумурукч дар Ғумйурии Қазоқистон», Қонуни Ғумйурии Қазоқистон аз 10 декабри соли 2008, №99 «Оид ба андоз ва	То 1 январи с. 2017

пардохтҳои җатмӣ ба буҷет» (Кодекси андоз), қарори Ҷукумати Ҷумҳурии Қазоқистон аз 22 октябри соли 2009, №1647 «Дар бораи тасдиқи Муқаррарот оид ба муайян кардани кишвари пайдоиши мол, тарзи мурағаб ва тайвили санади экспертизаи сертификати пайдоиши мол, ва тайвия, тасдиқ ва тайвили сертификат дар бораи пайдоиши мол», Созишномаи байни Ҷукумати Ҷумҳурии Беларус, Ҷукумати Ҷумҳурии Қазоқистон, ва Ҷукумати Федератсияи Россия дар бораи анборҳои озод ва амалиёти гумрукии анбори озод аз 18 июни соли 2010.	
4.Имтиёзии (преференсияҳои) пешниҳодшуда дар чайорҷӯбаи созишномаи оид ба насби истейсолии воситаҳои муайярикии нақлиёт, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Қазоқистон ба имзо расидаанд.	То 31 декабри соли 2020
Федератсияи Россия	
Дар қисми 2-и моддаи 10 1. Тадбирҳои нисбати созишномаҳои сармоягузори, ки муқаррароти бо тасдиқи Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 05 феввали соли 1998, №135 «Дар бораи чорайи иловагӣ доир ба ғалби сармоягузориҳои барои ташаккули истейсолоти автомобили ватанӣ, қарорҳои Ҷукумати Федератсияи Россия аз 23 апрели соли 1998, №413 2. « Дар бораи чорайи иловагӣ оид ба ғалби сармоягузорӣ барои ташаккули истейсолоти автомобили ватанӣ», аз 29 марти соли 2005, №166 «Дар бораи иловаи тағйирот ба муқаррароти Тарифи гумрукии Федератсияи Россия нисбати ғузъҳои автомобилӣ, ки барои насби истейсолотӣ ворид мешаванд» ва ё санадҳои, ки бар ивази тағйирот қабул шудаанд, фаро мегиранд.	То 31 декабри соли 2020
Тавсифи чорайи	Мӯлати амали чора
2. Чорайи татбиқшаванда тибқи Қонуни федералӣ аз 22 январӣ соли 1996, №13-ФЗ «Дар бораи минтақаи махсуси иқтисодӣ дар вилояти Калининград»	То 1 апрели с. 2016
3.Чорайи татбиқшаванда тибқи Қонуни федералӣ аз 31 майи соли 1999, №104-ФЗ «Дар бораи минтақаи махсуси иқтисодӣ дар вилояти Магадан»	То 1 январӣ с. 2015

Замимаи 4

Ба Шартнома дар бораи

минтақаи савдои озод аз

18 октябри соли 2011

Қоидаҳои ҳалли баҳсҳо

1. Агар дар муддати 60 рӯзи баъди гирифтани хоҳишнома оид ба машварат, ки дар қисми 2 моддаи 19-и Шартнома омадааст, Тарафҳо баҳси худро ҳал накарданд ва бо роҳҳои мусолиҳа, миёнаравӣ ва ё дигар усул ба мувофиқа нарасиданд, Тарафе, ки Тарафи дигари баҳсунандаро дар иҷро нанамудани ўҳдадорихояш аз рӯи Шартнома айбдор менамояд ва иҷро нашудани ин ўҳдадорихо ба манфиатҳои иқтисодии Тарафи аввал ё зарар мерасонад ва ё хатари зараррасониро пеш меоварад, метавонад дигар Тарафи баҳсунанда ва дигар Тарафҳоро дар бораи қарордодаш нисбат ба вогузори баррасии баҳс ба души комиссияи коршиносон огоҳ намояд.

2. Дар огоҳиномаи худ Тараф моҳияти баҳсро баён карда, фикри хешро дар бобати ба кадом муқаррароти Шартнома даҳлат доштани баҳс зикр менамояд. Ҷамчунин аъзои комиссияи коршиносонро таъин ва ба вазифаи раиси комиссияи коршиносон то ба се номзад пешниҳод менамояд.

3. Дигар Тарафи иштирокчии баҳс дар муддати 15 рӯз аз санаи гирифтани огоҳиномаи дар қисми 1 Муқаррароти мазкур зикршуда, аъзои комиссияи коршиносонро таъин ва ба вазифаи раиси комиссияи коршиносон то ба се номзад пешниҳод менамояд ва дар ин бобат Тарафи аввал ва дигар Тарафҳоро огоҳ месозад.

4. Ҳар ду Тараф дар муддати 15 рӯз баъди таъин шудани аъзои комиссияи коршиносон тибқи бандҳои 2 ва 3 Қоидаҳои мазкур кӯшиш менамоянд, ки нисбати раиси комиссияи коршиносон ба мувофиқа ноил гарданд. Дар мавриди ба мувофиқа расидан, Тарафҳо дигар Тарафҳоро дар ин бобат огоҳ менамоянд.

5. Агар мувофиқи қисми 2 ва 3 Қоидаи мазкур, аз ҷониби Тараф узви комиссияи коршиносон таъин нагардад ва ё Тарафҳо нисбат ба раиси Комиссияи коршиносон тибқи банди 4 Қоидаи мазкур ба мувофиқа нарасанд, ш гуна узви комиссияи коршиносон ва раиси он аз ҷониби Раиси Суди иқтисодии ИДМ дар муддати 15 рӯзи баъди ба охир расидани муддати дар қисми 4 Қоидаи мазкур овардашуда, таъин карда мешавад.

6. Дар мавриди вафот ва ё рад кардани иштирок дар кор аз тарафи узви ва ё раиси комиссияи коршиносон, ба ҷояш дар муддати 15 рӯз дар мувофиқа бо амали таъиноти ӯ (интиҳоб) шахси дигар таъин (интиҳоб) карда мешавад. Дар ин маврид, мӯҳлати кори барои комиссияи коршиносон муайяншуда ба муддати аз рӯзи ғавт ва ё рад кардани шахс то рӯзи таъиноти (интиҳоб) шахси дигар ба ҷояш ҳобонида мешавад.

Муқаррароти намунавии муҳофизати Ҳалли Байсӣ

Муайянот

Дар Муқаррароти намунавии мазкур:

«Мушовир» шахсест, ки аз ғониби Тараф барои машварат ва ё расонидани ёрч ба вай бо мақсади тайкик дар доираи комиссияи коршиносон киро мешавад;

«Тарафи даъвогар» - Ҳар гуна Тарафе, ки тибқи муқаррароти намунавии мазкур, барои ташкили комиссияи коршиносон бо ҳойиш муҳофизат кардааст;

«намояндаи Тараф» - қорманди муассисаи давлатч ва ё ғон мақомоти дигари давлатии Тараф.

2. Агар Тарафӣ дигар ҳел ба мусолиа наоянд, онӣ бо комиссияи коршиносон дар муддати 15 рӯз аз санаи ташкил гардидани он, бо мақсади Ҳалли масъалаҳои зерин гирд меоянд:

- андозаи мукофотпулии аъзоён ва раиси комиссияи коршиносон ва андозаи – ғуброни хароғоти онӣ, ки одатан - ба меъёриҳои СУС мувофиқат менамоянд, тартиб ва муйлоти пардохти мукофотпулч ва хароғоти.

- ғои гузаронидан ва ташкили тайкик;

- баъзе дигар масъалаҳои, ки бино ба андешаи Тарафӣ, бояд баррасч намуд.

Мукофотпулч ва хароғотпулч дар байни Тарафӣ байсдор баробар тақсим карда мешаванд.

Ваколатӣ

3. Агар Тарафӣ бо дигар рӯй дар муддати 20 рӯз аз санаи муҳофизат бо ҳойиши ташкили комиссияи коршиносон ба мусолиа наоянд, муҳофизат чунин ваколатӣро сойиб мегардад:

- бо назардошти муқаррароти мувофиқи Шартнома, дида баромадани масъалаҳои дар оғойнома зикршуда, ки мутобиқи – қисми 2-и Муқаррароти намунавии мазкур пешнийод шудааст ва баровардани ҳулоса оид ба мувофиқати тадбирӣ байсталаби Шартнома.

4. Тарафӣ бетаъхир Ҳамаи ваколатӣи мувофиқашударо ба иттилои комиссияи коршиносон мерасонанд.

Пешнийодӣи хаттч ва дигар Ҳуғғатӣ

5. Тараф ва ё комиссияи коршиносон тибқи ғуғғушуниди банди 2 Муқаррароти намунавии мазкур дар қисмати ташкили Ҳамаот ба миён омада, Ҳар гуна ҳойиш, пешнийоди хаттч ва ё дигар Ҳуғғатро ирсол медорад.

6. Тараф аз рӯи имконият нухаи Ҳуғғатро дар асбоби микнотисч пешнийод менамояд.

7. Агар дигаре бо қисми 2 Муқаррароти намунавии мазкур дар мувофиқа набошад, Тараф нухаи Ҳар як пешнийоди хаттии худро ба Тарафи дигар ва Ҳар узви комиссияи коршиносон алоӣида ирсол менамояд.

8. Тарафи даъвогар пешнийоди аввалаи хаттии худро на дертар аз 25 рӯз аз санаи ташкили комиссияи коршиносон равон менамояд.

Тарафи ғавобгар пешнийоди мутақобилаи хаттии худро на дертар аз 25 рӯз аз санаи қабули пешнийоди аввалаи хаттч равон менамояд.

Агар тартиби дигаре бо қисми 2 Муқаррароти намунавии мазкур нисбати Ҳар гуна ҳойиш, оғойнома ва ё дигар Ҳуғғати ба фаъолияти комиссияи коршиносон вобаста ва бо қисми 6 ва 7 Муқаррароти намунавии мазкур фароғирифта маслият нашуда бошад, як Тараф ба Тарафи дигар ва Ҳар як аъзои комиссияи коршиносон нухаи Ҳуғғатро тавассути алоқаи факсималч ва ё дигар воситаи ирсоли электронии маводӣ равон менамояд.

9. Хатоғӣи ғуғғии хусусияти контселаридошта дар Ҳар гуна ҳойиш, оғойнома, пешнийоди хаттч ва ё дигар Ҳуғғати бо фаъолияти комиссияи коршиносон вобаста, метавонанд бо рӯйи пешнийоди Ҳуғғати нав бо нишондоди аниқи дигарғуғӣи воридшуда ислой карда шаванд.

10. Агар рӯзи муросилоти Ҳуғғат ба рӯзи истиройати расмч ва ё дигар рӯзе, ки қорхонаву муассисаӣ бо қарори Ҳуқумат ва ё дигар Ҳолатӣи фавқуллода қор намеқунанд, рост ояд, Ҳуғғат метавонад рӯзи дигари қорч дастрас шавад.

Ташкили қори комиссияи коршиносон

11. Ҳамаи ғаласайи комиссияи коршиносонро раиси он мебарад.

комиссияи коршиносон метавонад ба раис оид ба масъалаҳои маъмурч ва мурофиавч ваколатҳои қабули қарорӣро ирсол дигаре кунад.

12. Ба истисноӣ ёлатӣое, ки аз тарафи Муқаррароти намунавии мазкур дигар чиз пешбинч шудааст, комиссияи коршиносон метавонад ғайолияти ҳешро бо усулҳои гуногун, аз ғумла тавассути алоқаи телефонч, факсимилч ва компютерч ташкил намоянд.

13. Дар мӯюкимаҳои ғаласайи комиссияи коршиносон танийо намояндагони Тарафӣо метавонанд иштирок намоянд, вале комиссияи коршиносон ба ёрдамчиён, кормандони маъмурч, тарғумонӣи хаттиву шифойч дар йама гуна чунин мӯюкимаронийо метавонад иғозати йузури диъад.

Йар шахси дар ин хел мӯюкима иштироккарда майфуздории ахборотро то ба дарағае риоя менамояд, ки барои иғрои масъалаи мазкур йангоми иғрои вазифаҳои худ ва ё баъди иғрои онӣо матлуб бошад.

14. Агар масъалаи мурофиавие ба миён ояд, ки Муқаррароти намунавии мазкур дар бар гирифта набошад, комиссияи коршиносон метавонад протседураи мувофиқеро қабул кунад, ки ба Муқаррароти йалли байсӣо муҳолиф набошад.

15. Агар комиссияи коршиносон зарурати дигар кардани ягон хел мӯйлатӣи кор ва ё ба кор ягон хел дигаргунийи маъмурч ва ё протседурч дохил карданро лозим йисобад, вай Тарафӣоро оид ба сабабӣи ворида ин гуна тағйирот бо нишон додани мӯйлатӣи зарурч ва дигаргунийо ба таври хаттч хабардор менамояд.

Мағлисӣо

16. Раис тибқи созишномаи дар доираи банди 2-и Муқаррароти намунавии мазкур бадастомада, мӯйлат ва вақти гузаронидани маҷлисро дар машварат бо Тарафӣо ва дигар аъзоёнӣи комиссияи коршиносон муқаррар менамояд. Тарафӣо дар бобати сана, вақт ва ғои гузаронидани мағлис тибқи созишномаи дар доираи банди 2-и Муқаррароти намунавии мазкур бадастомада ба таври хаттч хабардор мешаванд.

17. Агар Тарафӣо дар бораи чизи дигаре маслийат накарда бошанд, маҷлис дар шайри Санкт-Петербург гузаронида мешавад.

18. Бо ризоияти Тарафӣо комиссияи коршиносон метавонад мағлисӣи иловагиро даъват намояд.

19. Дар маҷлис метавонанд шахсони зерин иштирок намоянд:

намояндагони Тарафӣо;

машваратчиёнӣи Тарафӣо ба шарте, ки онӣо ба комиссияи коршиносон муроғиат намекунанд, ва на онӣо ва на шахсони онӣоро кирокарда, шарикони корч ва ё аъзоёнӣи оилашон дар йакамонт йавасмандии молиявч ва шахсч надоранд;

кормандони маъмурч, тарғумонӣи шифойч ва хаттч;

ёрдамчиёнӣи намояндагони Тарафӣо.

20. На дертар аз панғ рӯз то санаи маҷлис, йар Тараф рӯйхати онӣоеро пешнийод менамояд, ки дар маҷлис аз номи ин Тараф баромад мекунанд ва ё далел меоранд ва ё дигар намояндагон ва ё машваратчиёнро, ки дар маҷлис иштирок мекунанд.

21. Мағлис аз тарафи комиссияи коршиносон ба шарте гузаронида мешавад, ки йам ба Тарафи даъвогар ва йам Тарафи ғавобгар вақти якхела ғудо карда шавад.

Далелбиёрч

22. Далелӣи Тарафи даъвогар.

23. Далелӣи ғавобии Тарафи ғавобгар.

Раддия

24. Ғавоби Тарафи даъвогар.

25. Ғавоби Тарафи ғавобгар.

26. Йангоми маҷлис аъзоёнӣи комиссияи коршиносон метавонанд ба йар гуна Тараф дар йар хел вақт саволийи гуногун диъанд.

27. Протоколи йар маҷлис тибқи қисми 2 Муқаррароти намунавии мазкур, тартиб дода шуда, баъди тартиб дода шуданаш, дар мӯйлати кутуйтарин ба Тарафӣо ва комиссияи коршиносон расонида мешавад.

28. Дар рафти қораш комиссияи коршиносон метавонад йар вақте хойад ба як ва ё йар ду Тараф ба таври хаттч савол диъад.

29. Тарафе, ки комиссияи коршиносон саволийи хаттч мефиристад, намунаи йар гуна ғавоби хаттиро пешнийод менамояд.

Барои йар Тараф имконият дода мешавад, ки оид ба ғавоб дар муддати панғ рӯз баъди пешнийоди он шарйӣи хаттч пешнийод намоянд.

30. Дар рафти 10 рӯз баъди санаи мағлис ёар Тараф метавонад оид ба саволи гуногуни дар вақти маҷлис ба миён омада, пешниҳоди иловагии хаттҷ пешниҳод намояд.

Қоидаҳои шарӣу эзоӣ ва вазнинии исбот

31. Комиссияи коршиносон муқаррароти Шартнома тибқи меъёрҳои байналмилалӣи ошқорон ӯқуқ шарӣу эзоӣ медӣанд.

32. Тарафе, ки тадбирҳои Тарафи дигарро ба муқаррароти Шартнома номувофиқ мейисобад, вазнинии исботи ин номувофиқиро бар дӯши худ мегирад.

33. Тарафи исроркунандаи он, ки тадбир тибқи Шартнома, аз қабилӣ истисноӣ, вазнинии исботи татбиқи ин истисноӣ бар дӯши худ мегирад.

Махфият

34. Тарафӣ, ӯамаи коршиносони дар тайёрҷ ва баргузориӣ тайқиқ иштироккарда, ӯамаи иштирокчиёни ғаласайи мағлисийи комиссияи коршиносон, фаъолият ва маърузай аввалини он, ӯамчунин ӯамаи пешниҳодоти хаттҷ ва иттилооти ба комиссияи коршиносон ирсолшударо майфуз ниғай медоранд.

35. Комиссияи коршиносон метавонад иттилоот дархост намояд. Дар ин маврид аз ягон Тараф пешниҳоди иттилоот талаб карда намешавад, агар ошқоршавиӣ ин иттилоот дар назди мақомоти талабкунандаи он аз тарафи қонунгузориӣ миллии Тарафи дорандаи иттилоот манъ ва ё бо манфиатҳои мӯйими ин Тараф номувофиқ бошад.

36. Иттилооти майфузбуда, ки ошқоршавиаш манъ нест, вале аз нуқтаи назари ӯқуқ майдуд аст, ва ё дар йолати ошқоршавиаш метавонад манфиатҳои Тарафро ҳалалдор намояд, танӣ бо ризоияти хатти маъҳази ин иттилоот пешниҳод карда мешавад.

37. Комиссияи коршиносон майфузориӣ ӯар гуна ахборотеро, ки барояш аз ғониби Тараф дар рафти тайқиқ дар шакли боваринок пешниҳод намудаанд, таъмин ва йифз менамояд ва ӯар гуна дархости тарафи сеюмро, ки аз ғониби Тарафи пешниҳодкардаи ахборот ваколат надорад, дар бобати ошқор намудани ин ахборот рад менамояд.

Алоқа бе иштироки яке аз Тарафӣ

38. Комиссияи коршиносон бо яке аз Тарафӣ вонамехӯрад ва дар ғониби Тарафи дигар алоқа намекунад.

Нақши коршиносон

39. Бо хойиши яке аз Тарафӣ ва ё бо ташаббуси шахсии он, комиссияи коршиносон метавонад аз ӯар шахс ва мақомот иттилоот ва ё тавсияҳои техникӣро, ки зарур мейисобад, дархост намояд, ба шарте, ки Тарафӣ бо ин розианд ва тибқи чунин шартӣ Тарафӣ низ розҷ шуда тавонанд.

40. Агар дар мувофиқа бо банди 39-и Муқаррароти намунавии мазкур хойиши пешниҳоди маърузай хатти коршинос пеш ояд, ӯар гуна мӯйлоти ба тайқиқи дар комиссияи коршиносон ғудошуда, ба муддати аз санаи пешниҳоди хойиш то рӯзи пешниҳоди маъруза ба комиссияи коршиносон боздошта мешавад.

Маърузайи комиссияи коршиносон

41. Агар Тарафӣ доир ба дигар чиз ба мусолиа наоянд, комиссияи коршиносон маърузай худро дар асоси пешниҳодот ва далелҳои Тарафӣ ва дигар иттилооти дар асоси банди 39 Муқаррароти намунавии мазкур бадастовардаш тартиб медӣанд.

42. Баъди дида баромадани эродӣи хатти Тарафӣ нисбат ба маърузай аввала, комиссияи коршиносон аз рӯи ташаббуси шахсии худ ва ё хойиши яке аз Тарафӣ метавонад:

- ақидаи Тарафи дигарро дархост намояд;
- маърузай худро аз нав дида барояд;
- ӯар гуна тадқиқоти дигареро, ки зарур мешуморад, гузаронад;

Йолатӣи махсуси оғилҷ

43. Дар йолатӣи махсуси оғилҷ комиссияи коршиносон ба таври мувофиқ мӯйлоти пешниҳоди маърузай аввала ва эроди Тарафӣоро нисбати ин маъруза тасйей менамояд.

Тарғумаи хаттҷ ва шифойҷ

44. Тараф дар бораи забоне, ки пешниҳодӣи хаттҷ ва шифойҷ тавассути он пешкаш мешаванд, на дертар аз вохӯриё, ки қисми 2-т Муқаррароти намунавии мазкур пешбинҷ кардааст, ба таври хаттҷ хабардор менамояд.

Йар як Тараф барои тарғумаи пешнийодоти хаттии хеш ба забони русҷ ташкили кор ва хароғотро ба зима мегирад. Бо хойиши Тарафи ирсолкардаи пешнийод комиссияи коршиносон метавонад тайқиқро ба муддати вақти барои тарғума зарурҷ боз дорад.

Маърузаи комиссияи коршиносон ба забони русҷ мураттаб мегарданд.

Муйосибаи вақт

45. Дар он ғое, ки зарурати иғрои коре тибқи Муқаррароти иғозати байсёи ва ё Муқаррароти намунавии мазкур пеш меояд ва ё вақте, ки комиссияи коршиносон дар муддати чанд рӯз пас аз, то ва ё дар рӯзи муайян ё дар вақти чорабиниҳои муайян иғрои кореро талаб мекунад, сана ва ё рӯзи ба вуқӯъ пайвастании чорабиниҳои ишорашуда дар ҷисби миқдори рӯзӣ ба назар гирифта намешавад.

46. Вақте, ки дар иртибот бо қисми 10 Муқаррароти намунавии мазкур як Тараф ҷуғғатро дар рӯзи муайяне қабул мекунад он аз рӯзи ба дастии Тарафи дигар расидани ҷуғғат фарқ менамояд, ҷар гуна мӯйлате, ки ҷисобаш аз рӯзи чунин қабул вобастагҷ дорад, аз рӯзи қабули Тарафи дуҷум муйосиба мешавад.

Замимаи 5
Ба Шартнома дар бораи
минтақаи савдои озод
аз 18 октябри с. 2011

Фейристи

ҷуғғатӣи байналхалқие, ки амалиёташон баъди эътибор пайдо кардани
Шартнома дар бораи минтақаи озоди савдо қатъ мегардад

Номи ҷуғғат	Эзои
1. Созишнома оид ба ташкили минтақаи озоди савдо (15.04.1994, ш. Москва, Шӯрои Сарони давлатӣи ИДМ)	
2. Протокол оид ба ворид намудани тағйирот ва иловаӣ ба Созишнома оид ба ташкили минтақаи озоди савдо аз 15 апрели с. 1994 (02.04.1999, ш. Москва, Шӯрои сарони давлатӣи ИДМ)	
3. Протокол дар бораи муқаррароти амали гузаронидани машваратӣи оид ба марйала ба марйала бекор кардани низоми савдои озод барои давлатӣи – иштирокчиёни Созишнома оид ба минтақаи савдои озод (24.12.1999, шайри Москва, Шӯрои иқтисодии ИДМ бо супориши Шӯрои сарони ҷукуматӣи ИДМ)	
4. Протокол оид ба муқаррароти иғозатномадӣҷ барои воридот аз тарафи давлатӣи – иштирокчиёни Созишнома оид ба ташкили минтақаи савдои озод (30.11.2000, шайри Минск, Шӯрои сарони ҷукуматӣи ИДМ)	
5. Протокол оид ба марйала ба марйала бекор кардани майдудият дар савдои байниамдигарии давлатӣи аъзои ИДМ (03.06.2005, шайри Тбилиси, Шӯрои сарони ҷукуматӣи ИДМ)	

Замимаи 6
Ба Шартнома дар бораи
минтақаи савдои озод
аз 18 октябри соли 2011

Татбиқи қисми 1 моддаи 18

Шартнома дар бораи минтақаи озоди байни Давлатӣи аъзои Иттиёди ғумрукҷ

Дар ҷолате, ки иштироки яке аз Тарафӣ дар созишнома бо назардошти қисми 1-и моддаи 18, тавассути ин Тараф ба баландшавии воридот оварда, ҷағми он ба саноати Иттиёди ғумрукҷ зарар мерасонад ва ё тайдиди зарарро дорад, давлатӣи-иштирокчиёни Иттиёди ғумрукҷ бе зарар барои татбиқи моддаи 8 ва 9-и Шартномаи мазкур баъди гузаронидани машваратӣи муносиб аз ғониби Тарафӣ, нисбати воридоти моӣи мувофиқ аз ҷамин Тарафи аввал дар ҷағми андозаи низоми мусоидати бештардошта ҷукуқи ғорҷ намудани боғйоро нигоӣ медоранд.

Рӯйхати коршиносон
барои мураттаб сохтани комиссияи коршиносон

оид ба баррасии байсё тибқи Замимаи 4
Шартнома дар бораи минтақаи озоди савдо аз 18 октябри соли 2011

Ҷумҳурии Арманистон Саноян Армен Григорьевич	Сардори шуъбаи экспертизаи созишномаҳои байналмилалӣи Департаменти муносибатҳои байналмилалч-йуқуқии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Арманистон.
Ҷумҳурии Беларус Анищенко Алексей Иванович	Муаллими калони кафедраи байналмилалӣи йуқуқӣ шахсч ва аврупоҷ факултаи муносибатҳои байналмилалӣи Донишгоҳи давлатии Беларус шарикӣ ширкати байналмилалӣи йуқуқии SORAINEN
Давыденко Елена Леонидовна	Профессори кафедраи муносибатҳои байналмилалӣи иқтисодӣи факултаи муносибатҳои байналмилалӣи Донишгоҳи давлатии Беларус, доктори илмӣи иқтисодч.
Функ Ян Иосифович	Раиси Суди байналмилалӣи йақамият дар назди палатаи саноат ва тиғорати Беларус, доктори илмӣи йуқуқ
Ҷумҳурии Қазоқистон Фурман Владимир Петрович	Довари йақамияти байналмилалч дар назди палатаи саноат ва тиғорати Ҷумҳурии Қазоқистон, довари йақамияти байналмилалӣи Қазоқистон
Каудыров Толеш Ерденевич	Директори Пажӯйишгоҳи тадқиқотӣи шайрвандч-йуқуқии Донишгоҳи гуманитариву йуқуқии Қазоқистон.
Братус Дмитрий Александрович	Корманди пешбари илмӣи шӯъбаи қонунгузорӣи шайрвандч ва истейсолоти игроияи Муассисаи давлатӣи «Пажӯйишгоҳи қонунгузорӣи Ҷумҳурии Қазоқистон»
Ҷумҳурии Қирғизистон Бекташев Таалайбек Ғумаевич	Сардори Идораи сиёсати тиғорати Вазорати иқтисоди Ҷумҳурии Қирғизистон
Кулмамбетов Самат Дилдемуратович	Мудири шуъбаи сиёсати гумруқии Вазорати иқтисоди Ҷумҳурии Қирғизистон
Қадирқулов Мукай Асанович	Муовини аввали Раиси Хадамоти давлатӣи гумруқӣ назди Йуқумати Ҷумҳурии Қирғизистон
Республика Молдова Мелник Виолета	Корманди Идораи мувофиқатоварӣи санадҳои меъёрийи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Молдова
Федератсияи Россия Мартынов Анатолий Сергеевич	Директори генералии ҒДММ «Маркази сиёсати тиғоратч ва йуқуқ»
Шумилов Владимир Михайлович	Мудири кафедраи йуқуқӣ умумӣи Академияи умумӣи Россиягӣи тиғорати берунаи Вазорати рушди иқтисоди Федератсияи Россия
Шевелева Наталья Александровна	Декани факултаи йуқуқӣ Донишгоҳи давлатӣи Санкт-Петербург
Ҷумҳурии Тоғикистон Абдураймонова Ғамиля Уктамғоновна	Сардори Идораи таъминоти йуқуқии Вазорати рушди иқтисод ва тиғорати Ҷумҳурии Тоғикистон

Йомидов Сайдалч	Муовини сардори Идораи танзими тарифҳои гумрукч ва назорати асъори Хадамоти гумруки назди Ёукумати Ғумйурии Тоғикистон
Муминов Зайниддин Нуриддинович	Сардори шўъба оид ба йамкорйио бо кишварйиои ИДМ-и Вазорати рушди иктисод ва савдои Ғумйурии Тоғикистон
Украина Микольская Наталия Ярославовна	Машваратчий ҒДММ «Ширкати йукукии «Саенко Харенко»»
Омельченко Андрей Владимирович	Мудири кафедраи йукуки шайрвандч ва мейнати Донишгойи миллии иктисодии Киев ба номи Вадим Гетман, доктори илмйиои йукук, профессор
Шкарбан Евгений Павлович	Машваратчий асосии ҒДММ «Джи. Эй. Ай Груп».

*Ғумйурии Тоғикистон расмиёти дохилидавлатиеро, ки барои эътибор пайдо кардани Шартнома дар бораи минтакаи савдои озод аз 18 октябри соли 2011 заруранд, ба анғом нарасонидааст.

[Ш](#) Барои мақсадйиои моддаи 8 ва моддаи 9 Шартномаи мазкур тайти мафйуми Иттийоди гумрукч, мутайидшавии Тарафйио, ки дар доираи он татбики чорайи ягонаи махсуси муйофизатч, зиддидемпингч ва ғубронч пешбинч шудаанд, дар назар аст.